

## **Тартиби таҳия ва пешниҳоди ҳисоботҳои молиявии ташкилотҳои қарзии исломӣ**

Тартиби таҳия ва пешниҳоди ҳисоботҳои молиявии ташкилотҳои қарзии исломӣ (минбаъд - Тартиб) мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” ва моддаи 47 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ” бо мақсади омода сохтани шакли ҳисоботи молиявӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзии исломӣ, ки дорои иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон мебошанду дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, таҳия шудааст. Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон барои ҳамаи ташкилотҳои қарзии исломӣ ҳатмӣ мебошад.

### **БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

1.Таҳлили фаъолияти молиявии ташкилоти қарзии исломӣ бо тартиби муқарраршуда иҷро гардидани мақсаду вазифаҳои асосии танзим, назорат ва фаъолияти дурусти иқтисодӣ ба хотири нигоҳдории суботи низоми бонкӣ, ҳимояи манфиатҳои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои низоми бонкӣ ифода мекунад.

2.Таҳлили фаъолияти ташкилоти қарзии исломӣ бо тартиби муқарраршуда таъсири қарорҳои роҳбарияти ташкилоти қарзии исломиро ба пардохтпазирӣ, даромаднокии, сифати дороиҳо ва кифоятии сармоя ифода менамояд.

3.Ҳисобот дар асоси маълумоти ҳисобдорӣ омода гардида, барои ҳисоббаробаркунии андоз бо буҷет асос шуда наметавонад.

### **БОБИ 2. МУНДАРИҶА ВА САНАҶОИ ПЕШНИҶОДИ ҲИСОБОТҶО**

4.Ҳисобот аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ пешниҳодшаванда ҷадвали зеринро дар бар мегирад:

- Ҷадвали 01.01. Дороиҳо (даҳрӯза, моҳона);
- Ҷадвали 01.02. Уҳдадориҳо (даҳрӯза, моҳона);
- Ҷадвали 01.03. Сармоя (даҳрӯза, моҳона);
- Ҷадвали 01.04. Ҳисобҳои ғайритавозунӣ (даҳрӯза, моҳона);
- Ҷадвали 01.05. Шарҳи дигар дороиҳо ва уҳдадориҳо (даҳрӯза, моҳона);
- Ҷадвали 02.01. Ҳисобот оид ба фоида ва зарар (моҳона);
- Ҷадвали 03.01. Тағйирот дар сармоя (моҳона);

- Ҷадвали 04.01. Коғазҳои қиматнок ва сармоягузори (моҳона);
- Ҷадвали 05.01. Дориҳои батаъхирато ба пули милли (моҳона);
- Ҷадвали 05.02. Дориҳои батаъхирато ба асъори хориҷӣ (моҳона);
- Ҷадвали 06.01. Таснифи дориҳо аз рӯи хавф ба пули милли (моҳона);
- Ҷадвали 06.02. Таснифи дориҳо аз рӯи хавф ба асъори хориҷӣ (моҳона);
- Ҷадвали 07.01. Тағйирот дар фонди махсус аз рӯи маблағгузориҳо (моҳона);
- Ҷадвали 08.01. Маблағгузориҳои калон (моҳона);
- Ҷадвали 09.01. Маблағгузориҳои шахсон ба ташкилоти қарзии исломӣ алоқаманд (моҳона);
- Ҷадвали 10.01. Таснифи дориҳо аз рӯи соҳаҳо ба пули милли (моҳона);
- Ҷадвали 10.02. Таснифи дориҳо аз рӯи соҳаҳо ба асъори хориҷӣ (моҳона);
- Ҷадвали 12.01. Бақияи муҳлати пардохти дориҳо (даҳрӯза, моҳона);
- Ҷадвали 12.02. Бақияи муҳлати пардохти уҳдадориҳо (даҳрӯза, моҳона);
- Ҷадвали 13.01. Таснифи амонатҳо аз рӯи маблағ ва ҳисобҳо (моҳона);
- Ҷадвали 14.01. Меъёрҳои мақбул (моҳона);
- Ҷадвали 15.01., 15.02., 15.03., 15.04. ва 15.05. Ҳисобот оид ба кифоятии сармоя (моҳона);
- Ҷадвали 16.01. Нишондиҳандаҳои моҳонаи миёна (моҳона);
- Ҷадвали 17.01. Маълумоти иловагӣ (моҳона);
- Ҷадвали 18.01. Тақсими фоидаи соф (моҳона);
- Ҷадвали 19.01. Мавқеи асъори хориҷӣ (моҳона);
- Ҷадвали 20.01. Қарзҳои истеъмоли ва хурд ба пули милли (моҳона);
- Ҷадвали 20.02. Қарзҳои истеъмоли ва хурд ба асъори хориҷӣ (моҳона);
- Ҷадвали 21.01. Маблағгузориҳо, қарзҳо ва ҷойгиркуниҳои ташкилоти қарзӣ (моҳона);
- Ҷадвали 21.02. Ҷойгиркуниҳои ҷалбшудаи ташкилоти қарзӣ (моҳона);

- Ҷадвали 22.01. Ҳаракати маблағгузориҳои ғайрифайёли ва фонд аз рӯи онҳо (моҳона);
- Ҷадвали 23.01. 100 маблағгузориҳои калонтарини ғайрифайёли (моҳона);
- Ҷадвали 23.02. 50 маблағгузориҳои калонтарини ғайрифайёли шахсонӣ алоқаманд (моҳона);
- Ҷадвали 23.03. 50 маблағгузориҳои калонтарини ғайрифайёли нав (моҳона);
- Ҷадвали 24.01. Бақияи гаравҳои ба тавозун гирифташуда (моҳона).
- Ҷадвали 25.01. Ҳаракати гаравҳои ба тавозун гирифташуда (моҳона).

### **БОБИ 3. МУҲЛАТ ВА ТАРТИБИ ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ**

5. Ҳар як ташкилоти қарзии исломӣ бояд корманди масъулро барои пурра, саҳеҳ ва саривақт пешниҳод намудани ҳисобот вазифадор намояд. Ин корманди масъул барои алоқаю тамос бо Бонки миллии Тоҷикистон оид ба ҳамаи масъалаҳои, ки ба маълумоти дар ҳисобот инъикосёфта алоқаманд аст, масъул ҳисобида мешавад.

6. Ҳисобот дар шакли хаттӣ ва электронӣ дар муҳлати муқаррарнамуда ба Бонки миллии Тоҷикистон супорида мешавад.

7. Ташкилоти қарзии исломӣ барои саривақт насупоридани ҳисобот ва пешниҳоди маълумоти нодуруст ва ноপুরра мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошанд.

8. Ҳисобот бояд аз рӯи тартиби зайл пешниҳод карда шавад:

- ҳисоботи даҳрӯза дар давоми 6 рӯзи тақвимӣ баъди давраи ҳисоботӣ;

- ҳисоботи моҳона дар давоми 12 рӯзи тақвимӣ баъди давраи ҳисоботӣ;

- шакли электронии ҳисобот бояд ба Департаменти назорати бонкии Бонки миллии Тоҷикистон аз соати 08:00 то соати 17:00 як рӯз пеш аз рӯзи ҳисоботӣ бо тартиби муқарраршуда супорида шавад.

9. Агар дар ҳисобот хатогӣ ошкор карда шавад, ҳисобот барои ислоҳ намудан ба ташкилоти қарзии исломӣ баргардонида мешавад ва ташкилоти қарзии исломӣ бояд ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳисоботро дар муҳлатҳои зерин пешниҳод намояд:

- барои ҳисоботи даҳрӯза – 2 рӯзи корӣ;

- барои ҳисоботи моҳона – 3 рӯзи корӣ;

- барои ҳисоботи солона – 5 рӯзи корӣ.

10. Дар мавриди саривақт дар муҳлатҳои муқарракардаи мазкур ислоҳ накардани камбудииҳои ҷойдошта тибқи моддаи 48-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” нисбати ташкилоти қарзии исломӣ чораҳои ғаврии ислоҳӣ ва таъсиррасонӣ андешида мешавад.

11. Нусхаи ҳисоботҳо бо хулосаи аудитори берунии ташкилоти қарзии исломӣ бояд ба Бонки миллии Тоҷикистон баъди ба охир расидани тафтиши аудит пешниҳод карда шавад.

#### **БОБИ 4. ТАРТИБИ ПУРКУНИИ ШАКЛҲОИ ҲИСОБОТҲОИ МОЛИЯВИИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ИСЛОМӢ**

##### **1. Варақаи унвон:**

- номгӯи ташкилоти қарзии исломӣ;
- сана ва рақами бақайдгирии содира;
- санаи ҳисоботӣ (мисол, ҳисобот дар санаи 31 декабри 2020 сол);
- санаи таҳияи ҳисобот;
- такроршавандагии ҳисобот - “моҳона”, “солона” ва “ислоҳот”;
- тасдиқи санҷиши ҳисобот аз ҷониби аудити дохилӣ;
- номгӯи ташкилоти қарзии исломӣ бо ҳарфҳои калон;
- насаб, ном ва номи падари шахси масъул таҳияи ҳисоботдиҳанда;
- тасдиқи санаи бақайдгирии ва баррасии ҳисобот.

Ҳисобот бояд аниқ тасдиқ карда шавад. Корманди дар ҳисоботҳо имзоқунанда барои дурустии маълумот дар бораи ҳолати молиявии ташкилоти қарзии исломӣ ва миқдори ҷадвалҳо ҷавобгар мебошад. Ҳисобот бояд аз ҷониби Раиси Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии исломӣ, яке аз аъзои Шӯрои нозирон ва Кумитаи аудит, Раиси Раёсат, Сармуҳосиб, яке аз аъзои Раёсат, ки омодагии ҳисоботро назорат мекунад, тасдиқ карда шавад.

##### **2. Маълумот оид ба аъзои Шӯрои нозирон ва Раёсат:**

Ҳайати Шӯрои нозирон:

- насаб, ном ва номи падар;
- ҷои кор;
- вазифа;
- рақами телефонҳои корӣ;

- намунаи имзоҳо.

Ҳайати Раёсат:

- насаб, ном ва номи падар;

- ҷои кор;

- вазифа;

- рақами телефонҳои корӣ;

- намунаи имзоҳо.

- шахси масъули таҳияи ҳисоботдиҳанда;

Ҳисобот дар бораи аъзои Шӯрои нозирон ва Раёсати ташкилоти қарзии исломӣ бояд як маротиба дар як сол бо ҳисоботи солона ё дар ҳолатҳои даровардани тағйирот пешниҳод шаванд.

### **3. Маълумот дар бораи роҳбарони воҳидҳои сохторӣ:**

- насаб, ном ва номи падар;

- вазифа;

- рақами телефонҳои корӣ;

- намунаи имзоҳо.

Ҳуқуқи муайян намудани роҳбарони дахлдори воҳидҳои сохтории ташкилоти қарзии исломӣ ба Раёсат ё Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии исломӣ тааллуқ дорад.

### **4. Маълумоти умумӣ оид ба ташкилоти қарзии исломӣ:**

- номи пурраи расмии ташкилоти қарзии исломӣ;

- номи пурраи ташкилоти қарзии исломӣ, ки бо он ташкилоти қарзии исломӣ дар хориҷа фаъолият мекунад;

Суроға:

- номи шаҳре, ки саридораи ташкилоти қарзии исломӣ дар он ҷойгир аст;

- номи кӯча ва рақами бино;

- индекси мавқеи ҷойгиршавӣ;

- номи почтаи электронӣ.

Воситаҳои алоқа:

- рақами расмии телефон;

- рақами расмии факс;

- рақами расмии телекс;

- суроғай расмии E-mail.

Номи ширкате, ки аудити ташкилоти қарзии исломиро гузарондааст.

Сармояи оинномавии ташкилоти қарзии исломӣ:

- андозаи сармояи оинномавии эълоншуда;

- андозаи сармояи пардохташуда дар асл.

Андозаи номиналии саҳмияҳои фурӯхташуда (оддӣ ва имтиёзнок), миқдори онҳо ва арзиши умумии ҳар номинал, инчунин миқдори умумии ҳамаи саҳмияҳо ва арзиши умумии онҳо бояд дар ҷадвал оварда шаванд.

### **ҶАДВАЛИ 01.01. ДОРОИҲО**

**1.Пули нақд ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳазинавӣ** – дар ин сатр бояд маблағҳои нақд, аз ҷумла пулҳои қоғазӣ ва тангаҳои гардишӣ, таҳвилӣ, дороиҳои пулӣ барои пардохт аз рӯи намуди асъор ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳазинавӣ, инъикос ёбад.

**2.Сабикаи тилло** – дар ин сатр бояд маблағи тилло дар шакли гудохта, инъикос ёбад.

**3.Барои гирифтани аз Бонки миллии Тоҷикистон** – дар ин сатр бояд суратҳисобҳои муросилотӣ, суратҳисобҳои захираҳои ҳатмӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар суратҳисобҳои, ки ташкилоти қарзии исломӣ метавонад дар Бонки миллии Тоҷикистон нигоҳ дорад, инъикос ёбад.

**4.Барои гирифтани аз бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ** – дар ин сатр бояд бақияи суратҳисобҳои муросилоти, ҷойгиркунии муҳлатнок, маблағгузориҳо ва маблағгузориҳои субординарӣ ба бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар дохил ва берун аз қаламрави Тоҷикистон додашуда тарҳи Фонди ташкилшуда аз рӯи онҳо, инъикос ёбад.

**5.Маблағгузорӣ дар асоси РЕПО-и исломӣ** – дар ин сатр бояд қоғазҳои қиматноки аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ харидашуда бо уҳдадорӣ бозфурӯш дар давраи муайян бо нархи муайян инъикос меёбад.

**6.Маблағгузориҳо** – дар ин сатр бояд маблағгузориҳо тарҳи Фонди мувофиқ аз рӯи онҳо инъикос ёбад. Ин қисмат бояд маблағгузориҳои давлатӣ, тичоратӣ, соҳибкорӣ хурду миёна, кишоварзӣ, шахсонӣ воқеӣ ва дигар маблағгузориҳоро дар бар мегирад.

**7.Пазираҳо (аксепт) барои гирифтани** – дар ин сатр бояд бақияи пазираҳое, ки аз бонкҳои дар қаламрави Тоҷикистон ва берун аз қаламрави Тоҷикистон гирифта шудаанд, инъикос ёбад.

**8.Қоғазҳои қиматнок** – дар ин сатр бояд арзиши тавозунии қоғазҳои қиматноки зерини ташкилоти қарзии исломӣ инъикос гардад, сандуқи қоғазҳои қиматнок барои савдо ва фурӯш (ҳам қоғазҳои қиматноки қарзӣ ва ҳам саҳмияҳо), тарҳи дисконт ва захираҳои муайян, инъикос ёбад.

**9.Сармоягузори** – дар ин сатр бояд маблағи сармоягузориҳо ва қоғазҳои қиматноки қарзии то муҳлати пардохт нигоҳдошта тарҳи дисконт ва захираҳои муайян инъикос ёбад. Дар ин қисмат бояд қоғазҳои қиматноки харидашудаи ташкилотҳои қарзӣ, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ва дигар қоғазҳои қиматнок нишон дода шаванд.

**10.Воситаҳои асосӣ** – дар ин сатр бояд арзиши замин ё қитъаи замин, бино ва дигар иншооти ташкилоти қарзии исломӣ ё мебелу таҷҳизоти ба иҷора гирифтаи ташкилоти қарзии исломӣ, аз ҷумла нақлиёт, инчунин арзиши масолах, корҳо ва дигар хароҷотҳои сармоявӣ, ки ба сохтмон алоқаманд аст, тарҳи фарсоиши ҳисобкардашуда аз рӯи воситаҳои асосӣ инъикос ёбад. Ин қисмат бояд замин ва биноҳое, ки ташкилоти қарзии исломӣ дар онҳо фаъолият мекунад, сохтмони нотамам, бинои ба иҷора додашуда, дигар дороиҳо барои бозфурӯш, дигар воситаҳои асосии моддӣ ва дороиҳои ғайримоддиро дар бар гирад. Фарсоиш дар ҳисобот хусусияти маълумоти дошта, ба таркиби арзиши воситаҳои асосӣ дохил намешавад ва ба маҷмӯи дороиҳои соф таъсир намерасонад.

**11.Дигар дороиҳо** – дар ин сатр бояд маблағи дороиҳое, ки дар сатрҳои тавозун нишон дода нашудаанд, тарҳи Фонди дахлдор инъикос ёбад. Ин қисмат бояд инҳоро дар бар гирад: қисми дебиторӣ барои гирифтани, барои гирифтани аз Саридораи бонк/филиал ва аз бонкҳо, маблағҳои интиқоли, воситаҳои молиявӣ, амалиёт бо асъори хориҷӣ, ва дороиҳои мавқуфгузошта барои андоз аз Ҷоида.

**12.Дороиҳои мавқуфгузоштаи андоз** – дар ин сатр бояд маблағи дороиҳои мавқуфгузошта барои андоз аз Ҷоида инъикос ёбад.

## **ҶАДВАЛИ 01.02. УҲДАДОРИҲО**

**1.Барои пардохт ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** – дар ин сатр бояд маблағи умумии уҳдадориҳо дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёбад.

**2.Барои пардохт ба Бонки миллии Тоҷикистон** – дар ин сатр бояд маблағи умумии уҳдадориҳо дар назди Бонки миллии Тоҷикистон инъикос ёбад.

**3.Барои пардохт ба бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ** – дар ин сатр бояд бақияи суратҳисобҳои муросилотии бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ, ҷойгиркунии муҳлатноки байнибонкӣ ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ва маблағгузориҳои бонкӣ ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар қаламрав ва берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёбад.

**4. Барои пардохт дар асоси РЕПО-и исломӣ** – дар ин сатр бояд коғазҳои қиматноки аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ фурӯхташуда бо уҳдадории бозхарид дар давраи муайян бо нархи муайян инъикос ёбад.

**5.Пазираҳо барои пардохт (аксепт)** – дар ин сатр бояд бақияи пазираҳои барои пардохт қабулкардаи ташкилоти қарзие, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он ҷойгир аст, инъикос ёбад.

**6.Амонатҳои дархостшаванда** – дар ин сатр бояд амонатҳо ва пасандозҳои дархостшавандаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дар ташкилоти қарзии исломӣ маблағ ва сарвати худро гузошта бошанд, инъикос ёбад.

**7.Амонатҳои пасандозӣ** – дар ин сатр бояд амонатҳои пасандозии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дар ташкилоти қарзии исломӣ маблағ ва сарвати худро гузошта бошанд, инъикос ёбад.

**8.Амонатҳои муҳлатнок** – дар ин сатр бояд амонатҳо ва пасандозҳои муҳлатноки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки дар ташкилоти қарзии исломӣ маблағ ва сарвати худро гузошта бошанд, инъикос ёбад.

**9.Амонатҳои сохторҳои буҷетӣ** – дар ин сатр бояд маблағи умумии дар суратҳисобҳои амонатии сохторҳои давлатӣ гузошташуда инъикос ёбад.

**10.Коғазҳои қиматноки исломи аз ҷониби ташкилот баровардашуда** – дар ин сатр бояд маблағи умумии коғазҳои қиматноки қарзии аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ баровардашуда инъикос ёбад.

**11.Қарзҳои субординарӣ** – дар ин сатр бояд уҳдадориҳои қарзии ташкилоти қарзии исломӣ, ки баъди қаноатманд намудани талаботи дигар қарздехон - дебиторҳо пардохта мешаванд, инъикос ёбад.



12. **Ҳисобҳои сармоягузори номаҳдуд** – дар ин сатр бояд маблағҳои сармоягузори бо принципҳои мурабаҳа, инъикос ёбад.

13. **Дигар уҳдадориҳо** – дар ин сатр бояд маблағи дигар уҳдадориҳо, ки дар сатрҳои дигари уҳдадориҳо нишон дода нашудаанд, инъикос ёбад.

14. **Фонди умумӣ аз рӯи дороиҳои фаъол** – дар ин ҳисоб бақияи Фонди умумие, ки аз рӯи дороиҳои (қарзҳои) гуруҳҳои қолабӣ ва зерин назорат (дороиҳои фаъол) ташкил карда мешавад, инъикос мегардад.

15. **Уҳдадориҳои андозии мавқуфгузошташуда** – дар ин сатр бояд маблағҳои андоз аз ғоида, ки дар давраҳои оянда пардохт мешаванд, инъикос ёбад.

### **ҶАДВАЛИ 01.03. САРМОЯ**

1. **Сармоияи худӣ** – дар ин сатр бояд сармоияи аз ҷониби саҳмиядорон эълоншуда ва пардохташуда инъикос ёбад.

2. **Сармоияи изофа** – дар ин сатр бояд фарқи байни арзиши номиналии саҳмияҳои худӣ ва арзиши бозорие, ки саҳмиядорон бо ҳамин арзиш онҳоро харидаанд ва дигар тақсимооти маблағҳои сармоиявӣ инъикос ёбад.

3. **Ғоида/зарари тақсимнашудаи солҳои гузашта** – дар ин сатр бояд маблағи боқимондаи ғоидаи солҳои гузашта, ки ташкилоти қарзии исломӣ онҳоро ба захираҳо ва байни саҳмиядорон тақсим накардааст, инъикос ёбад.

4. **Ғоида/зарари соли гузашта** – дар ин сатр бояд маблағи боқимондаи ғоидаи соли гузашта, ки ташкилоти қарзии исломӣ пеш аз тақсими дивидендҳо байни саҳмиядорон ва ҳиссачудокунии ҳатмӣ ба захираҳо нигоҳ медорад, инъикос ёбад.

5. **Ғоида/зарари соли ҷорӣ** – дар ин сатр бояд маблағи ғоида ё зарар дар давоми соли ҷорӣ то санаи ҳисоботӣ инъикос ёбад.

6. **Захираҳо барои амалиётҳои ояндаи ташкилоти қарзии исломӣ** – дар ин сатр бояд маблағи захираҳои аз ҳисоби ғоида ҷудошуда барои амалиётҳои ояндаи ташкилоти қарзии исломӣ, ба монанди васеъ намудани фаъолияти ташкилоти қарзии исломӣ ва хариди воситаҳои асосӣ инъикос ёбад.

7. **Захираҳо барои суғурта** – дар ин сатр бояд маблағи захираҳои аз ҳисоби ғоида барои пӯшонидани талаботи суғуртавӣ ҷудошуда инъикос ёбад.

8. **Захираҳо барои ҳолатҳои ғайриҷашмдошт** – дар ин сатр бояд маблағи захираи аз ҳисоби фоида барои пӯшонидани ҳолатҳои ғайриҷашмдошт ҷудошуда инъикос ёбад.

9. **Захираи умумӣ аз фоида** – дар ин сатр бояд маблағи захираҳои умумӣ аз рӯи қарзҳои қолабӣ ва зерин назорат, ки аз ҳисоби фоида ташкил ёфтааст, инъикос ёбад.

10. **Захираи умумӣ аз хароҷот** – дар ин сатр бояд маблағи захираҳои умумӣ аз рӯи қарзҳои қолабӣ ва зерин назорат, ки аз ҳисоби хароҷот ташкил ёфтааст, инъикос ёбад.

11. **Захираи умумӣ барои доройҳои ғаёол** – дар ин ҳисоб фарқияти барзиёди фонд тибқи талаботҳои назоратк ва талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ аз рӯи доройҳои ғаёол, ки аз ҳисоби 30315 “Захираи умумӣ аз фоида” ё ҳисобҳои 30305 “Фоиди тақсимнашуда”, 30307 “Фоиди соли гузашта” гузаронида мешавад, инъикос меёбад.

12. **Захираи махсус барои доройҳои ғайриғаёол** – дар ин ҳисоб фарқияти барзиёди фонд тибқи талаботҳои назоратӣ ва талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ аз рӯи доройҳои ғайриғаёол, ки аз ҳисоби 30315 “Захираи умумӣ аз фоида” ё ҳисобҳои 30305 «Фоиди тақсимнашуда», 30307 “Фоиди соли гузашта” гузаронида мешавад, инъикос меёбад.

13. **Захира барои баробаркунии фоида** – дар ин сатр бояд маблағҳои сармоягузори бо принсипҳои мурабаҳа, инъикос ёбад.

14. **Захираҳо барои азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ** – дар ин сатр бояд маблағи захираҳое, ки дар натиҷаи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ ба амал омадааст, инъикос ёбад.

15. **Захираҳо барои азнавбаҳодиҳии коғазҳои қиматнок** – дар ин сатр бояд маблағи захираҳое, ки дар натиҷаи азнавбаҳодиҳии коғазҳои қиматнок ба амал омадааст, инъикос ёбад.

16. **Дигар захираҳои сармоявӣ** – дар ин сатр бояд дигар захираҳое, ки дар сатрҳои болоӣ нишон дода нашудаанд, инъикос ёбад.

17. **Қарзҳои субординарии таҳассусшуда** – дар ин сатр бояд ҳамаи қарзҳои субординарии таҳассусшуда бо муҳлати пардохташон зиёда аз 5 сол инъикос ёбанд.

## ҶАДВАЛИ 01.04. ҲИСОБҲОИ ҒАЙРИТАВОЗУНӢ

1. **Воситаҳои ғайримустақим** - ҳамагӣ – дар ин сатр бояд ҳаммаи қисмҳои ғайритавозунӣ (воситаҳои ғайримустақим) инъикос ёбад.

2. **Гирифташуда** – дар ин сатр бояд маблағи умумии воситаҳои ғайримустақими аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ гирифташуда инъикос ёбад.

3. **Кафолатҳо** – дар ин сатр бояд кафолатҳои аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ гирифташуда инъикос ёбад.

4. **Аккредитивҳо** – дар ин сатр бояд ҳаммаи аккредитивҳои аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ гирифташуда инъикос ёбад.

5. **Созишномаҳои стэндбай** – шартнома бо қарздиҳанда дар хусуси он, ки ҳангоми зарурат дар муддати вақти муқарраршуда маблағи муайян пешниҳод мегардад. Дар ин сатр бояд шартномаҳои стэндбайи аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ гирифташуда инъикос ёбад.

6. **Векселҳо** – дар ин сатр бояд векселҳои аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ гирифташуда инъикос ёбад.

7. **Додашуда** – дар ин сатр бояд маблағи умумии воситаҳои ғайримустақими аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ додашуда инъикос ёбад.

8. **Кафолатҳо** – дар ин сатр бояд кафолатҳои аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ додашуда инъикос ёбад.

9. **Аккредитивҳо** – дар ин сатр бояд ҳаммаи уҳдадориҳои ғайриҷашмдошт аз рӯи аккредитивҳои додашуда инъикос ёбанд.

10. **Созишномаҳои стэндбай** – дар ин сатр бояд ҳаммаи уҳдадориҳои ғайриҷашмдошт аз рӯи шартномаҳои стэндбайи аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ додашуда инъикос ёбад.

11. **Хати қарзҳои истифоданашуда** - ҳамагӣ – дар ин сатр бояд маблағи умумии хатҳои қарзии аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ тибқи шартнома пешниҳодшуда, вале дар асл доданашуда инъикос ёбад.

12. **Қарзҳои истифоданашуда** – дар ин сатр бояд ҳаммаи хатҳои қарзии аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ тибқи шартнома пешниҳодшуда, вале дар асл ҳамчун қарз ва иҷораи молиявӣ (лизинг) доданашуда инъикос ёбад.

13. **Кортҳои қарзии истифоданашуда** – дар ин сатр бояд хатҳои қарзии аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ пешниҳодшуда, вале

ҳамчун кортҳои қарзӣ аз ҷониби кортдорон истифоданашуда инъикос ёбад.

**14.Маблағҳои пулӣ ва амволи зерӣ идораи ташкилот** – дар ин ҳисоб маблағҳои пулӣ ва моликияти, ки таҳти идораи ташкилот қарор дорад, инъикос ёбад.

**15.Уҳдадорӣҳои андеррайтингӣ** – дар ин сатр бояд маблағи умумии уҳдадорӣҳои андеррайтингӣ инъикос ёбад.

**16.Ҳисобҳои сармоягузори маҳдуд** – дар ин ҳисоб маблағҳои сармоягузорон барои амалиётҳои ояндаи бонкӣ инъикос ёбад.

**17.Қоғазҳои қиматнок** – дар ин сатр бояд маблағи умумии қоғазҳои қиматноки гирифташуда ва аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ додашуда инъикос ёбад.

**18.Гирифташуда** – дар ин сатр бояд маблағи қоғазҳои қиматноки аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ гирифташуда инъикос ёбад.

**19.Додашуда** – дар ин сатр бояд маблағи қоғазҳои қиматноки аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ додашуда инъикос ёбад.

**20.Дороӣҳои фурӯхташуда бо эҳтимолияти баргашт** – бояд маблағи умумии дороӣҳои фурӯхташуда бо эҳтимолияти бозхарид инъикос ёбад.

**21.Ҳуҷҷатҳо барои ниғаҳдорӣ** – дар ин ҳисоб маблағи умумии арзиши номиналии ҳуҷҷатҳо барои ниғаҳдорӣ инъикос ёбад.

**22.Гарави ба бонк мондашуда** – дар ин сатр бояд маблағи умумии гарави ба ташкилоти қарзии исломӣ мондашуда инъикос ёбад.

**23.Чекҳои сафарии нофурӯхта** – дар ин ҳисоб маблағи умумии арзиши номиналии чекҳои сафарии нофурӯхта, ки дар асоси консигнатсия (амонатфиристка) гирифташудаанд, инъикос ёбад.

**24.Дигар ҳисобҳои ғайритавазунӣ** – дар ин сатр бояд маблағи дигар ҳолатҳо, ки дар сатрҳои болоӣ нишон дода нашудааст, инъикос ёбад.

**25.Амалиётҳои форвардӣ** – дар ин сатр бояд маблағи уҳдадорӣҳои ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи хариду фурӯши асъори хориҷӣ инъикос ёбад:

-асъори хориҷии харидашуда;

-асъори хориҷии фурӯхташуда.

**26.Амалиёти СВОП** – дар ин сатр бояд маблағи фурӯши асъори хориҷии байнибонкӣ бо уҳдадорӣ аз нав мубодила кардани он дар муҳлати гузаронидани амалиёт инъикос ёбад.

27.СВОП **фоизӣ** – амалиёти СВОП **фоизӣ** одатан хавфхоро тавассути муқоисаи синтетикии дороиҳо ва уҳдадориҳои муҳлатноки ташкилоти қарзии исломӣ, ки дорои меъёри **фоизии афзоянда** ва тағйирёбанда мебошанд, кам мекунад.

28.Сармояи **эълоншудаи саҳомӣ - саҳмияҳои имтиёздор** – дар ин сатр як қисми сармояи оинномавии **эълоншуда** аз рӯи саҳмияҳои имтиёздор, ки барои онҳо сертификати дахлдор дода шудаасту вале ҳанӯз пардохт нашудааст, инъикос меёбад.

29.Сармояи **эълоншудаи саҳомӣ - саҳмияҳои оддӣ** – дар ин сатр як қисми сармояи оинномавии **эълоншуда** аз рӯи саҳмияҳои оддӣ, ки барои вай сертификати дахлдор дода шудаасту вале ҳанӯз пардохт нашудааст, инъикос меёбад.

### **ҶАДВАЛИ 01.05. ШАРҲИ ДИГАР ДОРОИҲО ВА УҲДАДОРИҲО**

1. **Маблағҳои пулӣ барои эҳтиёҷоти маъмулӣ** – дар ин ҳисоб бақияи маблағҳо барои пӯшондани эҳтиёҷоти кам инъикос мешавад.

2.**Хароҷоти қаблан пардохташуда** – дар ин сатр бояд хароҷоти пешакӣ пардохташуда барои амалиётҳои давраи оянда инъикос ёбад.

3.**Пешпардохт** – дар ин сатр бояд маблағи пешпардохтҳое, ки ташкилоти қарзии исломӣ тибқи шартнома ба муштариён пардохт кардааст, инъикос ёбад.

4.**Суди саҳмия барои гирифтани** – дар ин сатр бояд суди саҳмияҳои аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ гирифташуда инъикос ёбанд.

5.**Даромади ҳисобшуда барои гирифтани** – дар ин сатр бояд даромад аз маблағгузориҳо аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ барои гирифтани инъикос ёбанд.

6.**Металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо барои фурӯш** – дар ин сатр бояд арзиши аслии металлҳо ва сангҳои қиматноки ташкилоти қарзии исломӣ инъикос ёбад.

7.**Фонди махсус барои сатри 01.05.025 ва 01.05.030** – дар ин сатр бояд маблағи **Фонди махсус** барои даромади ҳисобшуда аз металлҳо ва сангҳои қиматнок инъикос ёбад.

8.**Ҳисобҳои дебитии то маълумкунӣ** – дар ин сатр бояд қисмҳои, ки таҳти баррасии ташкилоти қарзии исломӣ қарор доранд, инъикос ёбад.

9. **Пешпардохти изофагии андоз** – дар ин сатр бояд маблағи изофае, ки ташкилоти қарзии исломӣ аз андози ҳисобкардааш ба буҷет пардохтааст, инъикос ёбад.

10. **Камомади хазина ва дигар ҳуҷҷатҳои хазинавӣ** – дар ин сатр бояд ҳамаи ҳуҷҷатҳои пулие, ки ба мафҳуми нақд дар сатри 01.01.000 тавозун мувофиқ нестанд, инъикос ёбанд.

11. **Ҳисобҳо барои гирифтани** – дар ин сатр бояд ҳамаи дигар пешпардохтҳои коркардашуда ва маблағҳои барои гирифтани аз дигар тарафҳо зери тартиби суратҳисобҳои кушода инъикос ёбанд.

12. **Дороиҳои мунҷамид** – дар ин ҳисоб бақияи дороиҳои мунҷамид бо пули милли инъикос мегардад.

13. **Дороиҳо дар ташкилотҳои басташуда ва ё барҳамхуранда** – дар ин сатр бояд ҳамаи дороиҳое, ки дар ташкилотҳои қарзии басташуда қарор доранд (тарҳи ФПТИ), инъикос ёбад.

14. **Фонди махсус барои сатрҳои 01.05.050, 01.05.055, 01.05.060 ва 01.05.065** – дар ин сатр бояд маблағи Фонди махсус барои дороиҳое, ки дар ташкилотҳои қарзии басташуда қарор доранд, инъикос ёбад. ФПТИ-и махсус дар ҳисобот хусусияти маълумоти дошта, ба маҷмуи дороиҳо дар ташкилотҳои қарзии басташуда таъсир намерасонад.

15. **Китобҳо, лавозимот ва захираҳо** – дар ин сатр бояд ҳамаи китобҳо, лавозимот ва захираҳои аз ҷониби бонк харидашуда инъикос ёбад.

16. **Воситаҳои молиявӣ** – дар ин ҳисоб бақия аз рӯи амалиёт бо воситаҳои молиявӣ инъикос мегардад.

17. **Дигар дороиҳо** – дар ин сатр бояд ҳамаи дигар дороиҳои дар сатрҳои боло зикрнашуда инъикос ёбад.

18. **Пешпардохти гирифташуда** – дар ин сатр бояд даромади гирифтаи коркарданашуда аз ҳисоби амалиётҳои давраи оянда инъикос ёбад.

19. **Суди сахмия барои пардохт** – дар ин сатр бояд дивидендҳои аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ пардохтшаванда инъикос ёбад.

20. **Суратҳисобҳои ғайрифайзол** – дар ин сатр амонатҳои шахсонӣ ҳуқуқӣ ва воқеӣ бо пули милли ҷалбшуда, ки аз рӯи онҳо гардиши пули нақд дар давоми давраи дар қонунгузори амалкунанда муқарраршуда, дида намешавад, нишон дода шудааст.

21. **Ҳисобҳо то маълумшудан** – дар ин сатр бояд маблағҳое, ки таҳти тафтиши ташкилоти қарзии исломӣ қарор доранд, инъикос ёбанд.

22. **Барзиёдии пули нақд ва дигар доройҳо** – дар ин сатр бояд ҳамаи ҳуҷҷатҳои пулие, ки ба мафҳуми нақд дар сатри 01.01.000 дохил намешаванд, инъикос ёбад.

23. **Андоz аз музди кор ва ҳақгузори ба фонди ҳифзи иҷтимоӣ** – дар ин сатр бояд пардохтҳои ташкилоти қарзии исломӣ оид ба андоzҳои иҷтимоӣ ва андоz аз даромади кормандони ташкилоти қарзии исломӣ инъикос ёбанд.

24. **Фонд барои Раёсат** – ин ҷо маблағе, ки бо қарори Шӯрои саҳомон (иштирокчиён) аз ҳисоби фоида барои додани бонус, мукофот, дигар подошпулиҳо ва кӯмаки моддӣ ба кормандони ташкилот ҷудо карда шудааст, нишон дода мешавад.

25. **Андоz аз фоида барои пардохт** – дар ин сатр бояд маблағҳое, ки ташкилоти қарзии исломӣ иловатан ба буҷет пардохт менамояд, инъикос ёбанд.

26. **Барои пардохт ба давлат** – дар ин сатр бояд ҳамаи пардохтҳои ташкилоти қарзии исломӣ дар назди ҳукумат инъикос ёбанд.

27. **Нафақа барои пардохт** - дар ин сатр бояд ҳамаи пардохтҳои ташкилоти қарзии исломӣ дар назди нафақахӯрон инъикос ёбанд.

28. **Саҳмияҳои имтиёзноки муҳлаташон муайян** - дар ин ҳисоб бақияи саҳмияҳои имтиёздори барои давраи муайян бо фоизи муқарраршуда баровардашудаи бонкҳо инъикос меёбад.

29. **Таъминот (Hamishjiddiyah) барои амалиёти муробаҳа** - дар ин сатр бояд маблағҳои пешпардохти мизочон ба ташкилоти қарзии исломӣ инъикос мегардад.

30. **Фонди махсус аз рӯи уҳдадориҳои шартӣ** – дар ин ҳисоб бақияи фонди махсус аз рӯи уҳдадориҳои шартии таснифшуда бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ инъикос мегардад.

31. **Закот барои пардохт** – дар ин сатр бояд пардохтҳои якдафина барои кумақпулиҳо ба камбизоатҳо инъикос ёбанд.

32. **Пардохтҳо барои хайрия** – дар ин сатр бояд маблағҳо барои додан ба беморон, толибилмон, ятимхонаҳо ва дигар пардохтҳо ба муҳтоҷон инъикос ёбанд.

33. **Иҷорапулӣ барои пардохт** – дар ин сатр бояд маблағҳои ташкилоти қарзӣ барои иҷорапулӣ нишон дода шудаанд.

34. **Дигар** – дар ин сатр бояд дигар уҳдадорӣҳое, ки дар сатрҳои болоӣ нишон дода нашудаанд, инъикос ёбанд.

## **ҶАДВАЛИ 02.01. ҲИСОБОТ ОИД БА ФОИДА ВА ЗАРАР**

1. **Даромадҳои гирифташуда** – дар ин сатр бояд маблағи умумии даромад аз ҳисоби маблағгузориҳои гирифташудаи ташкилоти қарзии исломӣ инъикос ёбад.

2. **Бонки миллии Тоҷикистон** – дар ин сатр бояд даромади коркардашудаи ташкилоти қарзии исломӣ аз маблағи барои гирифтани аз Бонки миллии Тоҷикистон инъикос ёбад.

3. **Бонкҳо** – дар ин сатр бояд даромади коркардашуда аз маблағҳои барои гирифтани аз дигар бонкҳо, ҷойгиркуниҳои муҳлатнок ва қарзҳои байнибонкӣ, инчунин даромади фоизи коркардашуда аз маблағҳои овердрафт дар ҳисобҳои лоро (барои пардохт) инъикос ёбанд.

4. **Ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ** - дар ин сатр бояд даромади коркардашуда аз маблағҳои барои гирифтани аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ, ҷойгиркуниҳои муҳлатнок ва қарзҳои байнибонкӣ, инчунин даромади фоизи коркардашуда аз маблағҳои овердрафт дар суратҳисобҳои (барои пардохт) инъикос ёбад.

5. **Маблағгузориҳои субординарӣ** – дар ин сатр бояд даромади ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи маблағгузориҳои субординарии пардохтшуда инъикос ёбад.

6. **Даромад аз суди саҳмияи сармоягузориҳои барои савдо** – дар ин ҳисоб суди саҳмияҳое, ки аз амалиёт бо коғазҳои қиматнок барои савдо дар соли ҷорӣ ба даст омадаанд, нишон дода шудааст.

7. **Даромад аз суди саҳмияи сармоягузориҳои барои фурӯш** – дар ин ҳисоб суди саҳмияҳое, ки аз амалиёт бо коғазҳои қиматнок барои фурӯш дар соли ҷорӣ ба даст омадаанд, нишон дода шудааст.

8. **Суди саҳмия аз сармоягузориҳои то муҳлати пардохт** – дар ин сатр бояд даромад ва дивидендҳо, ки аз коғазҳои қиматнок то муҳлати пардохт гирифта шудааст, инъикос ёбад.

9. **Суди саҳмия аз коғазҳои қиматноки тибқи АВТДДМ нигоҳдошташаванда** – дар ин сатр бояд даромад аз коғазҳои қиматноки нигоҳдошташаванда то муҳлати пардохт гирифта шудааст, инъикос ёбад.

10. **Суди саҳмия аз коғазҳои қиматноки тибқи АВТФЗ нигоҳдошташаванда** – дар ин сатр бояд даромад аз коғазҳои қиматноки нигоҳдошташаванда то муҳлати пардохт гирифта шудааст, инъикос ёбад.



11. **Даромад аз маблағгузориҳо** – дар ин сатр бояд даромади гирифташуда аз маблағгузориҳои ташкилоти қарзии исломӣ ба соҳаҳои иқтисодӣ инъикос ёбад.

12. **Даромад аз пазираҳо барои гирифтани** – дар ин сатр бояд даромади гирифташуда аз маблағгузориҳои ташкилоти қарзии исломӣ ба бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ инъикос ёбад.

13. **Даромад аз ипотека** – дар ин сатр бояд даромади гирифташуда аз маблағгузориҳои ипотекаӣ инъикос меёбад, ки мутобиқи он ба муштарии барои сохтмон, харид ё таҷдиди биноҳои иншоот ва хона маблағ дода мешавад.

14. **Даромад аз сармоягузориҳо ба амалиёти РЕПОИ исломӣ** – дар ин сатр бояд даромади маблағгузориҳо аз хариди коғазҳои қиматнок ва бозфуруши онҳо дар асоси шартнома (РЕПО) инъикос ёбад.

15. **Даромад аз ҳисоби амалиётҳои маҳдуд ва номаҳдуд** – дар ин сатр бояд даромад аз ҳисоби амалиётҳои маҳдуд ва номаҳдуд, ки ташкилоти қарзии исломӣ гирифташуда инъикос ёбад.

16. **Дигар даромадҳо** – дар ин сатр бояд даромаде, ки дар сатрҳои болоӣ зикр нашуда инъикос ёбад.

17. **Хароҷотҳои пардохтшуда** – дар ин сатр бояд маблағи ҳамаи хароҷотҳои пардохташудаи ташкилоти қарзии исломӣ инъикос ёбад.

18. **Хароҷот ба БМТ** – дар ин сатр бояд хароҷотҳои ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи маблағҳо барои пардохт ба Бонки миллии Тоҷикистон инъикос ёбад.

19. **Хароҷот ба Ҳукумат** – дар ин сатр бояд хароҷотҳои ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи маблағҳо барои пардохт ба Ҳукумати Тоҷикистон инъикос ёбад.

20. **Хароҷот аз суратҳисобҳо ва ҷойгиркуниҳо ба бонкҳо** – дар ин сатр бояд хароҷоти ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи маблағҳо барои пардохт ба дигар бонкҳо инъикос ёбад.

21. **Хароҷот аз суратҳисобҳо ва ҷойгиркуниҳо ба ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ** - дар ин сатр бояд хароҷотҳои ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи маблағҳо барои пардохт ба дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ инъикос ёбад.

22. **Хароҷот аз маблағгузориҳо** – дар ин сатр бояд хароҷоти ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи маблағҳо барои пардохт ба дигар корхонаҳо инъикос ёбад.

**23. Харочот аз коғазҳои қиматноки аз ҷониби бонк баровардашуда** – дар ин сатр бояд харочот аз рӯи коғазҳои қиматноки аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ баровардашуда инъикос ёбад.

**24. Амонатҳо** – дар ин сатр бояд маблағи харочот аз рӯи амонатҳо, ки аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ пардохт шудаанд, инъикос ёбад.

**25. Амонатҳои дархостшаванда** – дар ин сатр бояд хароҷоти ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи амонатҳои дархостшаванда инъикос ёбад.

**26. Амонатҳои пасандозӣ** – дар ин сатр бояд хароҷоти ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи амонатҳои пасандозӣ инъикос ёбад.

**27. Амонатҳои муҳлатнок** – дар ин сатр бояд хароҷоти ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи амонатҳои муҳлатнок инъикос ёбад.

**28. Харочот аз ҳисоби сармоягузориҳои номаҳдуд** – дар ин сатр бояд хароҷоти ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи сармоягузориҳои дигар бонкҳо инъикос ёбад.

**29. Харочот аз ҳисоби маблағгузориҳои субординарӣ** – дар ин сатр бояд хароҷоти ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи маблағгузориҳои субординарӣ пардохтшуда инъикос ёбад.

**30. Харочот аз иҷораи молиявӣ (лизинг)** – дар ин ҳисоб хароҷоти маблағгузориҳо аз лизинги молиявӣ дар соли ҷорӣ инъикос меёбад.

**31. Харочот аз амалиёти РЕПО** – дар ин сатр бояд хароҷоти ташкилоти қарзии исломӣ аз рӯи фуруши коғазҳои қиматнок ва бозхаридаи онҳо дар асоси шартномаи (РЕПО) инъикос ёбад.

**32. Дигар хароҷоти фоизӣ** – дар ин сатр бояд хароҷоти дар сатрҳои болоӣ зикрнашуда инъикос ёбад.

**33. Даромади фоизии ҳолис** – дар ин сатр бояд даромади софи аз ҷониби ташкилоти қарзии исломӣ коркардашуда инъикос ёбад.

**34. Даромад/Хароҷоти комиссияӣ ва хизматрасониҳои бонкӣ** – дар ин сатр бояд даромад аз хизматрасонӣ ва хароҷот аз ҳисоби хизматрасонӣ инъикос ёбад.

**35. Амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок** – дар ин сатр бояд даромад аз амалиётҳо бо коғазҳои қиматноки худӣ барои савдо ва фуруш, инчунин хароҷотҳо аз коғазҳои қиматноки худӣ барои савдо ва фуруш, инъикос ёбад.

**36. Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ** – дар ин сатр бояд даромад ва хароҷотҳо аз амалиётҳо бо асъори хориҷӣ коркардашуда ва коркарданашуда инъикос ёбад.

37. **Амалиётҳои ғайритавозунӣ** – дар ин сатр бояд даромади коркардашуда ва хароҷоти пардохташуда аз рӯи амалиётҳои ғайритавозунӣ инъикос ёбад.

38. **Дигар даромадҳо** – дар ин сатр бояд маблағи дигар даромадҳо, ки ба даромадҳои болозикр дохил намешаванд, инъикос ёбад.

39. **Дигар хароҷотҳо** – дар ин сатр бояд маблағи дигар хароҷотҳо, ки ба хароҷотҳои болозикр дохил намешаванд, инъикос ёбад.

40. **Хароҷотҳои амалиётӣ** – дар ин сатр бояд маблағи умумии хароҷоти амалиётӣ аз рӯи музди меҳнат, мукофотпулии иловагӣ, ҷубронпулӣ, хароҷоти сафари, алоқа, хароҷоти аудити беруна, ҷаримаҳо, хароҷоти таҷҳизот ва дигар хароҷотҳои амалиётӣ инъикос ёбад.

41. **Хароҷотҳо барои ташаккули Фонд** – дар ин сатр бояд маблағи хароҷот барои ташаккул додани Фонд аз рӯи маблағгузориҳо, ҳисобҳо барои гирифтани, хазина, сармоягузорӣ, металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо, ипотека, гарави гирифташуда барои фурӯш, коғазҳои қиматбаҳо ва дигар хароҷотҳо барои ташаккули Фонд инъикос ёбад.

42. **Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашуда** – дар ин сатр бояд маблағи даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашуда аз рӯи маблағгузориҳо, ҳисобҳо барои гирифтани, хазина, сармоягузорӣ, металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо, ипотека, гарави гирифташуда барои фурӯш, коғазҳои қиматбаҳо ва дигар даромадҳо аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашуда инъикос ёбад.

43. **Даромади пеш аз пардохти андоз** – дар ин сатр бояд маблағи умумии ҳамаи даромадҳо тарҳи ҳамаи хароҷотҳо пеш аз пардохти андоз инъикос ёбад.

44. **Андоз аз даромад** – дар ин сатр бояд маблағи андоз аз даромади гирифтаи бонк дар соли ҷорӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ инъикос ёбанд.

45. **Даромад/хароҷотҳои фавқулода** – дар ин сатр бояд даромад ё хароҷоти бонк аз рӯи ҳолатҳои фавқулода, ки дар таркиби даромаду хароҷот пешбини карда нашудааст, инъикос ёбад.

46. **Ҷоидаи соф** – дар ин сатр бояд даромади соф баъди пардохти андоз ва қисми ҳолатҳои фавқулода инъикос ёбад.

### **ҶАДВАЛИ 03.01. ТАҒЙИРОТ ДАР САРМОЯ**

1. **Сармояи худӣ дар охири соли гузашта - Ҳамагӣ** – дар ин сатр бояд маблағи сармоя, ки сараввал дар тавозун дар аввали сол пеш аз

тағйирот нишон дода шудааст, инъикос ёбад. Барои ташкилоти қарзии исломие, ки фаъолияти худро аз 1-уми январӣ соли чорӣ ё дертар оғоз кардааст, маблағи сифр бояд дар ин сатр ва сармояи худӣ дар сатри 03.01.005 нишон дода шавад.

**2.Тағйирот дар сармояи худӣ, ки дар охири соли гузашта ба ҳисоб гирифта нашудааст** – дар ин сатр бояд маблағи ҳамаи тағйироти ҳисобҳои сармоя, ки ба иваз кардани рақамҳои аввали сол оварда мерасонад, инъикос ёбад. Дар сурати ворид нашудани ягон ягон тағйирот адади сифр дар ин сатр нишон дода мешавад.

**3.Ғоида/зарари соли чорӣ** – дар ин сатр бояд ғоида/зарари ҳолис аз аввали сол инъикос ёбад. Ин маблағ бояд бо ғоида/зараре, ки дар ҳисобот оид ба ғоида/зарар сатри 02.01.525 оварда шудааст, мувофиқ бошад.

**4.Саҳмияҳои оддӣ/имтиёзноки дар соли чорӣ пардохташуда** – дар ин сатр бояд саҳмияҳои оддӣ ва ё имтиёзноки дар соли чорӣ пардохташуда инъикос ёбанд.

**5.Сармояи пардохташуда бар изофаи арзиши номиналӣ дар соли чорӣ** – дар ин сатр бояд маблағи аз арзиши номиналии саҳмияҳои оддӣ ва имтиёзнок зиёди аз ҷониби саҳмиядорон пардохташуда инъикос ёбад.

**6.Саҳмияҳои оддии бозхаридашуда дар соли чорӣ** – дар ин сатр бояд маблағи саҳмияҳои оддии бозхаридашуда инъикос ёбад.

**7.Захира барои амалиётҳои ояндаи ташкилотҳои қарзӣ** – дар ин сатр бояд натиҷаи ҳолиси тағйирот дар захираҳо барои амалиётҳои ояндаи бонкӣ инъикос ёбад.

**8.Захира барои суғурта** – дар ин сатр бояд натиҷаи ҳолиси тағйирот дар захираҳо барои суғурта инъикос ёбад.

**9.Захира барои ҳолатҳои ғайриҷашмдошт** – дар ин сатр бояд натиҷаи ҳолиси тағйирот дар захираҳо барои ҳолатҳои ғайриҷашмдошт инъикос ёбад.

**10.Захираҳои умумӣ** – дар ин сатр бояд натиҷаи ҳолиси тағйирот дар захираҳои умумӣ инъикос ёбад.

**11.Захираи умумӣ барои дороиҳои ғайриҷашмдошт** – дар ин ҳисоб фарқияти барзиёди фонд тибқи талаботҳои назоратӣ ва талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ аз рӯи дороиҳои ғайриҷашмдошт, ки аз ҳисоби 30315 “Захираи умумӣ аз ғоида” ё ҳисобҳои 30305 “Ғоидаи тақсимнашуда”, 30307 “Ғоидаи соли гузашта” гузаронида мешавад, инъикос меёбад.

12. **Захира барои азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ** – дар ин сатр бояд натиҷаи холиси тағйирот дар захираҳо барои азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ инъикос ёбад.

13. **Захираи махсус барои дороиҳои ғайрифайол** – дар ин ҳисоб фарқияти барзиёди фонд тибқи талаботҳои назоратӣ ва талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ аз рӯи дороиҳои ғайрифайол, ки аз ҳисоби 30315 “Захираи умумӣ аз фоида” ё ҳисобҳои 30305 «Фоидаи тақсимнашуда», 30307 “Фоидаи соли гузашта” гузаронида мешавад, инъикос меёбад.

14. **Захираҳо барои азнавбаҳодиҳии коғазҳои қиматнок** – дар ин сатр бояд натиҷаи холиси тағйирот дар захираҳо барои азнавбаҳодиҳии коғазҳои қиматнок (барои фуруш) инъикос ёбад.

15. **Дигар захираҳои сармоявӣ** – дар ин сатр бояд натиҷаи холиси тағйирот дар дигар қисмҳои сармоя инъикос ёбад.

16. **Тарҳи дивидендҳои нақди эълоншуда аз рӯи саҳмияҳои оддӣ** – дар ин сатр бояд ҳамаи дивидендҳои нақди эълоншуда аз рӯи саҳмияҳои оддӣ дар давоми соли ҷорӣ, аз ҷумла дивидендҳои пардохтанашуда дар санаи ҳисобот инъикос ёбанд.

17. **Тарҳи дивидендҳои нақди эълоншуда аз рӯи саҳмияҳои имтиёзноки** – дар ин сатр бояд ҳамаи дивидендҳои нақди эълоншуда аз рӯи саҳмияҳои имтиёзноки эълоншуда бо муҳлати пардохт ва бе муҳлати пардохт дар давоми соли ҷорӣ, аз ҷумла дивидендҳои, ки дар давраи ҳисоботи оянда пардохт карда мешаванд, инъикос ёбанд. Ин маблағ бояд дар дохили қавс нишон дода шавад.

18. **Дигар тағйирот ба сармояи худӣ (холис)** – дар ин сатр бояд маблағи холиси тағйирот, ки дар сатрҳои боло нишон дода нашудааст, вале ба сармоя таъсири худро мерасонад, аз ҷумла қисми захираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосии батаъхирфтода инъикос ёбад ва бо минус нишон дода шавад.

## **ҶАДВАЛИ 04.01. КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК ВА САРМОЯГУЗОРӢ**

1. **Коғазҳои қиматнок барои савдо - ҳамагӣ** – дар ин сатр бояд маблағи умумии коғазҳои қиматнок ва сармоягузориҳои дар сандуқи савдо нигоҳдошташуда бо мақсади ба даст овардани фоида аз хариду фуруши онҳо ҳангоми тағйирёбии арзиши онҳо дар бозор нигоҳ дошта мешаванд.

2. **Саҳмияҳо** – дар ин сатр бояд арзиши тавозунии саҳмияҳои дар сандуқи савдо нигоҳдошташуда инъикос ёбад.

3. **Фонди махсус аз рӯи коғазҳои қиматнок барои савдо** – дар ин сатр бояд маблағи умумии Фонд барои коғазҳои қиматноки барои савдо баровардашуда ва саҳмияҳо инъикос ёбад.

4. **Коғазҳои қиматнок барои фурӯш** – ҳамагӣ – дар ин сатр бояд маблағи умумии коғазҳои қиматнок ва сармоягузориҳо дар сандуқи коғазҳои қиматноки барои фурӯш нигоҳдошташуда дар ташкилотҳои қарзии исломӣ бо мақсади дастгирии пардотпазирӣ нигоҳ дошта мешаванд.

5. **Саҳмияҳо** – дар ин сатр бояд арзиши тавозунии саҳмияҳои дар сандуқи коғазҳои қиматноки барои фурӯш нигоҳдошташуда инъикос ёбад.

6. **Фонди махсус аз рӯи коғазҳои қиматнок барои савдо** – дар ин сатр бояд маблағи умумии Фонд барои коғазҳои қиматноки барои фурӯш баровардашуда ва саҳмияҳо инъикос ёбад.

7. **Коғазҳои қиматноки то муҳлати пардохт нигоҳдошта** – ҳамагӣ – дар ин сатр бояд маблағи умумии коғазҳои қиматнок ва сармоягузориҳо дар сандуқи коғазҳои қиматноки то муҳлати пардохт нигоҳдошташуда бо мақсади иштирок дар фаъолияти дигар шахси ҳуқуқӣ ва гирифтани даромад дар шакли дивиденд ва даромади маблағгузорӣ нигоҳ дошта мешаванд.

8. **Сармоягузориҳо** – дар ин сатр бояд арзиши тавозунии саҳмияҳои дар сандуқи коғазҳои қиматноки то муҳлати пардохт нигоҳдошташуда инъикос ёбад.

9. **Фонди махсус аз рӯи коғазҳои қиматнок то муҳлати пардохт нигоҳдошта** – дар ин сатр бояд маблағи умумии Фонд барои коғазҳои қиматнок то муҳлати пардохт нигоҳдошта ва сармоягузориҳо инъикос ёбад.

10. **Коғазҳои қиматнок аз рӯи арзиши истехлок** - ҳамагӣ – дар ин сатр бояд сармоягузориҳо аз рӯи арзиши истехлок нигоҳдошташуда, ки дар табақабандии СБҲМ зери дороиҳои молиявӣ бо арзиши истехлокшуда дохил мешаванд.

11. **Коғазҳои қиматнок аз рӯи арзиши воқеи тавасути дигар даромади маҷмӯӣ (АВТДДМ)** - ҳамагӣ – дар ин сатр бояд коғазҳои қиматноки нигоҳдошташуда, ки дар табақабандии СБҲМ зери дороиҳои молиявӣ бо арзиши воқеи тавасути дигар даромади маҷмӯӣ (АВТДДМ) дохил мешаванд.

12. **Сармоягузориҳо** – дар ин сатр бояд арзиши тавозунии сахмияҳои дар сандуқи коғазҳои қиматноки арзиши воқеи тавасути дигар даромади маҷмӯӣ (АВТДДМ) нигоҳдошташуда инъикос ёбад.

13. **Коғазҳои қиматнок аз рӯи арзиши воқеи тавасути фоида ё зарар (АВТФЗ)** - ҳамагӣ – дар ин сатр бояд коғазҳои қиматноки нигоҳдошташуда, ки дар табақабандии СБҲМ зери дороиҳои молиявӣ бо арзиши воқеи тавасути фоида ё зарар (АВТФЗ) дохил мешаванд.

14. **Сармоягузориҳо** – дар ин сатр бояд арзиши тавозунии сахмияҳои дар сандуқи коғазҳои қиматноки арзиши воқеи тавасути фоида ё зарар (АВТФЗ) нигоҳдошташуда инъикос ёбад.

#### **ҶАДВАЛИ 05.01. ва 05.02. ДОРОИҲОИ БАТАЪХИРАФТОДА БО ПУЛИ МИЛЛӢ ВА АСЪОРИ ХОРИҶӢ**

1. **Сутуни 1 “Сатрҳо”** – навъи дороиҳоро дар бар мегирад.

2. **Сутуни 2 “Ҳамагӣ”** – маблағи умумии дороиҳо ва дороиҳои батаъхирافتодаро нишон медиҳад. Дороиҳои батаъхирافتода бояд пурра маҷмӯӣ (брутто) нишон дода шавад.

3. **Сутуни 3 “Дороиҳои ҷорӣ”** – бояд маблағи дороиҳои ҷорӣ, ки батаъхир наафтодаанд ва тамдид нашудаанд, нишон дода шавад.

4. **Сутуни 4 “Дороиҳои таҷдидшуда”** – бояд маблағи умумии дороиҳои таҷдидшудаи аз сутуни 3 нишон дода шавад.

5. **Сутуни 5 “Ҳамагӣ батаъхирافتода”** – бояд маблағи дороиҳои батаъхирافتода нишон дода шавад. Маблағи сутуни 5 бояд ба ҷамъи сутунҳои 6, 7, 8, 9 ва 10 баробар бошад.

6. **Сутуни 6-10** – бояд ҳар як навъи дорой аз рӯи миқдори рӯзҳои батаъхирافتода нишон дода шавад.

#### **ҶАДВАЛИ 06.01. ва 06.02. ТАСНИФИ ДОРОИҲО АЗ РӢИ ХАВФ БО ПУЛИ МИЛЛӢ ВА АСЪОРИ ХОРИҶӢ**

1. **Сутуни 1 “Сатрҳо”** – навъи дороиҳоро дар бар мегирад.

2. **Сутуни 2 “Ҳамагӣ”** – маблағи маҷмӯӣ дороиҳо, аз ҷумла фондҳои ташкилшударо дар бар мегирад. Маблағи сутуни 2 бояд ба ҷамъи сутунҳои 4, 6, 8, 10 ва 12 баробар бошад.

3. **Сутуни 3 “Фонд – ҳамагӣ”** – маблағи фондҳои ташкилшуда (умумӣ ва махсус)-ро дар бар мегирад. Маблағи сутуни 3 бояд ба ҷамъи сутунҳои 5, 7, 9, 11 ва 13 баробар бошад.

4. **Сутуни 4 “Қолабӣ”** – маблағи маҷмӯӣ дороиҳои қолабӣ, аз ҷумла фонди умумӣ нишон дода шавад.

5.Сутуни 5 “Фонди умумӣ” – бояд маблағи фонди умумӣ барои дороиҳои қолабӣ нишон дода шавад.

6.Сутуни 6 “Зери назорат” – бояд маблағи маҷмӯи дороиҳои зери назорат, аз ҷумла фонди умумӣ нишон дода шавад.

7.Сутуни 7 “Фонди умумӣ” – бояд маблағи фонди умумӣ барои дороиҳои зери назорат нишон дода шавад.

8.Сутуни 8 “Ғайриқолабӣ” – бояд маблағи маҷмӯи дороиҳои ғайриқолабӣ, аз ҷумла фонди махсус нишон дода шавад.

9.Сутуни 9 “Фонди махсус” – бояд маблағи фонди махсус барои дороиҳои ғайриқолабӣ нишон дода шавад.

10.Сутуни 10 “Шубҳанок” – бояд маблағи маҷмӯи дороиҳои шубҳанок, аз ҷумла фонди махсус нишон дода шавад.

11.Сутуни 11 “Фонди махсус” – бояд маблағи фонди махсус барои дороиҳои шубҳанок нишон дода шавад.

12.Сутуни 12 “Беэтимод” – бояд маблағи маҷмӯи дороиҳои беэтимод, аз ҷумла фонди махсус нишон дода шавад.

13.Сутуни 13 “Фонди махсус” – бояд маблағи фонди махсус барои дороиҳои беэтимод нишон дода шавад.

#### **ҶАДВАЛИ 07.01. ТАҒЙИРОТ ДАР ФОНДИ МАХСУС АЗ РҶИ МАБЛАҒУЗОРИҶО ВА ҚАРЗҶО**

1.Бақияи Фонди махсус дар аввали сол – дар ин сатр бояд бақияи тавозунии Фонди махсус аз рӯи маблағгузориҶо дар аввали соли ҷорӣ инъикос ёбад.

2.Дороиҳои барқароршуда – дар ин сатр бояд маблағи афзоиши бақияи Фонди махсус аз рӯи маблағгузориҶои хориҷшудаи пешина инъикос ёбад.

3.Дороиҳои хориҷшуда – дар ин сатр бояд маблағи камшавии бақияи Фонди махсус аз рӯи маблағгузориҶо дар натиҷаи хориҷ кардан инъикос ёбад.

4.Ташкил кардани Фонди махсус аз аввали сол – дар ин сатр бояд маблағи пардохтҳои асли ба Фонди махсус аз рӯи маблағгузориҶо дар давоми соли ҷорӣ инъикос ёбад.

5.Тағйирот – дар ин сатр бояд маблағи софи ҳамаи тағйирот дар Фонд мувофиқ дар аввали соли ҷорӣ инъикос ёбад. Агар ин нишондиҳанда манфӣ бошад, он гоҳ он бояд бо минус нишон дода шавад.



6.Бақияи **Фонди махсус дар охири давраи ҳисоботӣ** – бояд ба ҷамъи бақия дар аввали сол ҷамъи дороиҳои барқароршуда тарҳи дороиҳои хориҷшуда ҷамъи тағйирот баробар бошад.

### **ҶАДВАЛИ 08.01. МАБЛАҒГУЗОРИҶОИ КАЛОН**

1.Сутуни 1 **“Номгӯ”** – номи ширкат ё мизоҷоне, ки аз ташкилоти қарзии исломӣ қарзи калон гирифтааст, бояд нишон дода шавад.

2.Сутуни 2 **“Гурӯҳ”** – агар алоқамандии байни ташкилоти қарзии исломӣ ва қарздори калон вучуд дошта бошад, онро нишон додан лозим аст. Чунин рамзҳо бояд истифода шаванд:

- бонк соҳиби зиёда аз 50% ҳиссаи саҳмияҳои шахс мебошад - А;
- бонк соҳиби кам аз 50% ҳиссаи саҳмияҳои шахс мебошад - Б;
- шахси вобаста бо бонк - В;
- шахси вобаста набуда бо бонк - Г;
- гурӯҳи шахсони алоқаманд - Д;
- гурӯҳи шахсони алоқаманд набуда - Е;

3.Сутуни 3 **“Санаи шартномаи қарзӣ ё санаи тамдид”** – Санаи шартномаи қарзӣ ё санаи тамдиди шартнома ва агар он тамдид шуда бошад, санаи охири тамдид нишон дода мешавад.

4.Сутуни 4 **“Намуди маҳсулот”** – Рақами мувофиқ ба навъи қарз бояд нишон дода шавад. Чунин рамзҳо бояд истифода шаванд:

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| 1. муробаҳа; | 9. қарзӣ ҳасана;   |
| 2. мушорака; | 10. иҷора;         |
| 3. музораба; | 11. эътиборномаҳо; |
| 4. таварруқ; | 12. пазираҳо;      |
| 5. мунтаҳия; | 13. кафолатҳо;     |
| 6. салам;    | 14. хати қарзӣ;    |
| 7. истисно;  | 15. кортҳои қарзӣ; |
| 8. ипотека;  | 16. овердрафт.     |

5.Сутуни 5 **“Маблағ тибқи шартномаи”** – бояд маблағи умумии дар шартномаи қарзӣ буда нишон дода шавад.

6.Сутуни 6 **“Маблағи дар асл додашуда”** – бояд маблағи умумии дар асл додашуда нишон дода шавад.

7.Сутуни 7 **“Бақияи тавозун”** – бояд маблағи умумии бақияи тавозун (арзиши тавозунии қарз) нишон дода шавад.

8.Сутуни 8 **“Коғазҳои қиматноки нигоҳдошташуда”** – маблағи умумии коғазҳои қиматноки қарздорони калон, ки ташкилоти қарзии исломӣ дар тавозунаш нигоҳ медорад.

9.Сутуни 9 **“Санаи пардохт”** – бояд санаи пардохт дар шартномаи қарзӣ ё дар шартномаи тамдидшуда нишон дода шавад.

10.Сутуни 10 **“Миқдори тамдиди қарз”** – миқдори тамдиди маблағгузори нишон дода шавад.

11.Сутуни 11 **“Гуруҳи таснифот”** – бояд ҳисобот оид ба гуруҳи хавф вобаста аз таснифи қарз нишон дода шавад. Чунин рамзҳо бояд истифода шаванд:

- 1 ғайриқолабӣ;
- 2 шубҳанок;
- 3 беэътимод.

12.Сутуни 12 **“Даромад аз маблағгузориҳо ва қарз”** - бояд даромад аз маблағгузориҳо ва қарз дар давраи ҳисоботсупорӣ нишон дода шавад.

13.Сутуни 13 **“Шакли таъминнокӣ”** – бояд манбаи асосии таъминнокии қарз нишон дода шавад. Чунин рамзҳо бояд истифода шаванд:

1. бетаъмин;
2. амволи ғайриманқул (бино);
3. нақд (амонатҳои басташуда);
4. автомобил;
5. коғазҳои қиматнок;
6. кафолат аз ҷониби шахсони сеюм;
7. дигар.

14.Сутуни 14 **“Арзиши гарав”** – бояд арзиши аслии таъминот барои ҳар як маблағгузорӣ нишон дода шавад.

15.Сутуни 15 **“Фонди ташкилшуда”** – бояд фонди махсус оид ба гуруҳи хавф вобаста аз таснифи қарз нишон дода шавад.

## **ҶАДВАЛИ 09.01. МАБЛАҒГУЗОРИҶОИ ШАХСОНИ БА ТАШКИЛОТИ ҚАРЗИИ ИСЛОМӢ ВОБАСТА**

1.Сутуни 1 “Номгӯи шахсони вобаста” – бояд номгӯи расмии ташкилоти алоқаманд мувофиқи қайди давлатӣ ва шахсони воқеии вобаста нишон дода шавад.

2.Сутуни 2 “Гурӯҳ” - алоқаи байни ташкилоти қарзии исломӣ ва қарздор нишон дода мешавад. Чунин ҳарфҳо бояд истифода шаванд:

- шахсони ҳуқуқӣ – А;

- шахсони воқеӣ – Б.

3.Сутуни 3 “% -и сармоягузори ташкилоти қарзии исломӣ дар корхона” – андозаи фоизи сармоягузори ташкилоти қарзии исломӣ дар сармояи шахсони алоқаманд.

4.Сутуни 4 “% -и сармоягузори корхона дар ташкилоти қарзии исломӣ ” – андозаи фоизи сармоягузори шахсони алоқаманд дар сармояи ташкилоти қарзии исломӣ.

5.Тартиби пур кардани сутунҳои боқимонда дар дастури **Ҷадвали 08.01. «Қарздорони калон»** оварда шудааст.

## **ҶАДВАЛИ 10.01. ва 10.02. ТАСНИФИ ДОРОИҶО АЗ РӢИ СОҶАҶО БО ПУЛИ МИЛӢ ВА АСЪОРИ ХОРИҶӢ**

1.Сутуни 1 “Сатрҳо” – навъҳои дороиҳоро дар бар мегирад.

2.Сутуни 2 “Ҷамағӣ” – маблағи маҷмӯи дороиҳо, аз ҷумла фонди ташкилшударо дар бар мегирад. Маблағи сутуни 2 бояд ба ҷамъи сутунҳои 4, 6, 8, 10 ва 12 баробар бошад.

3.Сутуни 3 “Фонд – ҷамағӣ” – маблағи фонди ташкилшуда (умумӣ ва махсус)-ро дар бар мегирад. Маблағи сутуни 3 бояд ба ҷамъи сутунҳои 5, 7, 9, 11 ва 13 баробар бошад.

4.Сутуни 4 “Қолабӣ” – маблағи маҷмӯи дороиҳои қолабӣ, аз ҷумла фонди умумӣ нишон дода шавад.

5.Сутуни 5 “Фонди умумӣ” – бояд маблағи фонди умумӣ барои дороиҳои қолабӣ нишон дода шавад.

6.Сутуни 6 “Зери назорат” – бояд маблағи маҷмӯи дороиҳои зери назорат, аз ҷумла фонди умумӣ нишон дода шавад.

7.Сутуни 7 “Фонди умумӣ” – бояд маблағи фонди умумӣ барои дороиҳои зери назорат нишон дода шавад.

8.Сутуни 8 “Ғайриқолабӣ” – бояд маблағи маҷмӯи дороиҳои ғайриқолабӣ, аз ҷумла фонди махсус нишон дода шавад.

9.Сутуни 9 “Фонди махсус” – бояд маблағи фонди махсус барои дороиҳои ғайриқолабӣ нишон дода шавад.

10.Сутуни 10 “Шубҳанок” – бояд маблағи маҷмӯи дороиҳои шубҳанок, аз ҷумла фонди махсус нишон дода шавад.

11.Сутуни 11 “Фонди махсус” – бояд маблағи фонди махсус барои дороиҳои шубҳанок нишон дода шавад.

12.Сутуни 12 “Беъътимод” – бояд маблағи маҷмӯи дороиҳои беъътимод, аз ҷумла фонди махсус нишон дода шавад.

13.Сутуни 13 “Фонди махсус” – бояд маблағи фонди махсус барои дороиҳои беъътимод нишон дода шавад.

14.Сутуни 14 “Арзиши таъминоқӣ” – бояд арзиши таъминоти маблағгузорҳо нишон дода шавад.

### **ҶАДВАЛИ 11.01. ГУРҶҲБАНДИИ АМОНАТҲО АЗ РҶИ СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТ**

1.Сутуни 1 “Соҳаҳои иқтисодиёт” – номгӯи расмии соҳаҳои иқтисодиёро дар бар мегирад.

2.Сутуни 2 “Амонатҳои дархости” – бояд маблағи амонатҳои дархости бо сомони ҷалбнамудаи бонк нишон дода шавад.

3.Сутуни 3 “Амонатҳои дархости” – бояд маблағи амонатҳои дархости бо асъори хориҷӣ ҷалбнамудаи бонк бо ҳамарзиши сомони мувофиқи қурби муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи ҳисоботӣ нишон дода шаванд.

4.Сутуни 4 “Амонатҳои пасандозӣ” – бояд маблағи амонатҳои пасандозӣ бо сомони ҷалбнамудаи бонк нишон дода шавад.

5.Сутуни 5 “Амонатҳои пасандозӣ” – бояд маблағи амонатҳои пасандозӣ бо асъори хориҷӣ ҷалбнамудаи бонк бо ҳамарзиши сомони мувофиқи қурби муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи ҳисоботӣ нишон дода шаванд.

6.Сутуни 6 “Амонатҳои муҳлатнок” – бояд маблағи амонатҳои муҳлатнок бо сомони ҷалбнамудаи бонк нишон дода шавад.

7.Сутуни 7 “Амонатҳои муҳлатнок” – бояд маблағи амонатҳои муҳлатнок бо асъори хориҷӣ ҷалбнамудаи бонк бо ҳамарзиши сомони мувофиқи қурби муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи ҳисоботӣ нишон дода шаванд.

8.Сутуни 8 “Амонатҳои бучавӣ” – бояд маблағи амонатҳои бучавӣ бо сомони ҷалбнамудаи бонкро нишон дода шавад.

9.Сутуни 9 “Амонатҳои бучавӣ” – бояд маблағи амонатҳои бучавӣ бо асъори хориҷӣ ҷалбнамудаи бонк бо ҳамарзиши сомонӣ мувофиқи қурби муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи ҳисоботӣ нишон дода шаванд.

### **ҶАДВАЛИ 12.01. ВА 12.02. БАҶИЯИ МУҲЛАТИ ПАРДОХТИ ДОРОИҶО ВА УҲДАДОРИҶО**

1.Ин ҷадвалҳо баҶияи муҳлати пардохти дороиҷо ва уҳдадориҷоро дар санаи ҳисоботӣ нишон медиҳад, лекин ташкилоти қарзии исломӣ бояд маълумотро вобаста аз миқдори рӯзҳои боқимонда то санаи пардохти дороиҷо ё уҳдадорији молиявӣ новобаста аз муҳлати аввалаи додани дороиҷо ё қабули амонат нишон диҳад.

2.Ин қисмат барои муайян намудани ҳолат ва қобилияти пардохтпазирии ташкилоти қарзии исломиро дар санаи ҳисоботӣ истифода бурда мешавад. Ҳамаи дороиҷо ва уҳдадориҷои молиявӣ бояд дар ин ҳисобот нишон дода шаванд. Арзиши тавозунии ҳамаи дороиҷо ва уҳдадориҷои молиявӣ бояд дар сутунҳои мувофиқ дар асоси рӯзҳои боқимонда то санаи пардохт нишон дода шаванд.

3.Дар ин қисмат фақат ҳамон дороиҷо ва уҳдадориҷое, ки аз рӯи онҳо ташкилоти қарзии исломӣ даромад мегирад, ё хароҷот пардохт менамояд, бояд нишон дода шаванд. Маблағгузориҷое, ки аз онҳо даромад гирифта намешавад ва амонатҳое ки аз рӯи онҳо хароҷот карда пардохта намешавад, набояд дар ин қисмат нишон дода шаванд.

4.Маблағҳо аз ҷумла бо асъори хориҷӣ бояд бо ҳамарзиши сомонӣ мувофиқи қурби муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи ҳисоботӣ нишон дода шаванд.

### **ҶАДВАЛИ 13.01. ТАСНИФИ АМОНАТҶО АЗ РӯИ МАБЛАҒ ВА ҶИСОБҶО**

1.Дар ин ҷадвалҳо маълумот дар бораи миқдор ва маблағи умумии амонатҳо дар ташкилоти қарзии исломӣ (бо пули миллий ва асъори хориҷӣ), инчунин дар бораи намудҳои амонатгузорон (шахсонии ҳуқуқӣ ва воқеи) инъикос меёбад. Маълумот оид ба амонатҳо бо асъори хориҷӣ бояд бо ҳамарзиши сомонӣ мувофиқи қурби дар санаи ҳисоботӣ муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон нишон дода шаванд.

## **ҶАДВАЛИ 14.01. МЕЪЁРҲОИ МАҚБУЛ**

1. Ҷадвали мазкур мутобиқи Дастурамали №238 “Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзии исломӣ” ва Дастурамали №175 “Оид ба меъёрҳои ҳадди ниҳоии мавқеи кушодаи асҷорӣ ва тартиби ҳисоби онҳо барои ташкилотҳои қарзии молиявӣ” дар асоси ҷадвалҳои ҳисоботи молиявӣ ба таври автоматӣ тартиб дода мешавад.

## **ҶАДВАЛИ 15.01., 15.02., 15.03., 15.04. ВА 15.05.**

### **ҲИСОБОТ ОИД БА КИҶОЯТИИ САРМОЯ**

1. Ин ҷадвалҳо дар бораи сармои танзимшаванда, дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда ва меъёрҳои киҶоятии сармои маълумот медиҳанд. Мувофиқи талаботи ҳисоби киҶоятии сармои бо назардошти хавф асосёфта бояд ҳамаи дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда нишон дода шаванд. Ҳар як намуди дорой дар ин ҳисобот вазни хавфи махсуси баркашидашударо дорад. Дороиҳои махсуси бо хавф баркашидашуда ғоизи арзиши тавозуни дороиҳоеро, ки бояд дар маҳраҷ ҳангоми ҳисобкунии киҶоятии сармои дохил карда шавад, муайян менамояд. Ба ғайр аз ин, барои қисмҳои ғайритавозунӣ меъёри табдилдиҳии қарзӣ муқаррар карда шудааст.

2. Ин меъёрҳо эҳтимолияти табдилдиҳии қисмҳои ғайритавозуниро ба қисмҳои тавозунӣ инъикос менамоянд.

3. Дар асоси меъёрҳои мазкур табдилёбии қисмҳои ғайритавозунӣ то муайян намудани гурӯҳи хавф муқаррар карда мешаванд. Қисмҳои ғайритавозунии бо назардошти хавф баркашидашуда (қисми ғайритавозунӣ зарби меъёри табдилёбӣ) зарби гурӯҳи хавфи мувофиқ мебошад. Якчанд гурӯҳҳои бо назардошти хавф баркашидашуда ба талабот нисбати қарздорон - давлатҳои аъзои ТҶИТ ва ғайри ТҶИТ тааллуқ доранд.

4. Чунин давлатҳо аъзои Ташкилоти ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тараққиёт мебошанд: Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Чехия, Дания, Олмон, Финландия, Фаронса, Юнон, Маҷористон, Исландия, Ирландия, Италия, Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Люксембург, Мексика, Нидерландия, Зеландияи Нав, Норвегия, Лаҳистон, Португалия, Испания, Шветсия, Шветсария, Туркия, Британияи Кабир, ИМА, Ҷумҳурии Словакия, Арабистони Саудӣ (баъди имзои шартномаи махсуси қарзӣ бо Хазионаи Байналмилалии Асҷор).

**5.Ҷадвали 15.01.** Барои гирифтани аз Бонки миллии Тоҷикистон нақдина, тилло, бозори байнибонкӣ ва хариди коғазҳои қиматнок ва бозфуруши онҳоро дар асоси шартномаи РЕПО, ки бо назардошти хавфи мувофиқ ба ҳар ду тараф баркашида шудаанд, дар бар мегирад.

**6.Ҷадвали 15.02.** Коғазҳои қиматноки қарзӣ ва саҳмияҳои худиро, ки ташкилоти қарзии ҳисоботдеҳ бо назардошти хавфи мувофиқ ба ҳар ду тараф баркашидашуда нигоҳ медорад, дар бар мегирад.

**7.Ҷадвали 15.03.** Маблағгузориҳо, дороиҳои тибқи шартномаи музораба ва мушорака ҷойгиркардашуда, воситаҳои асосӣ, ва дигар дороиҳои бо назардошти хавфи баркашидашудаи мувофиқ ба ҳар ду тараф тақсимшударо дар бар мегирад. Ба ғайр аз ин, маҷмуи дороиҳо ва қисмҳои ғайритавозунии бо назардошти хавфи мувофиқ ба ҳар ду тараф баркашидашуда ва ҳисобкунии кифоятии сармояро таъмин менамояд.

**8.Ҷадвали 15.04.** Ҳамаи қисмҳои ғайритавозунӣ меъёрҳои табиладобии мувофиқро бо назардошти хавфи ба ҳар ду тараф баробар баркашидашуда дар бар мегиранд.

**9.Ҷадвали 15.05.** Сармояи асосии соф, сармояи иловагӣ ва сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзиро дар бар мегирад. Ба таркиби сармояи асосии соф саҳмияҳои оддӣ ва имтиёзноқ, изофа, захира барои суғурта, захира барои фаъолияти ояндаи ташкилоти қарзии исломӣ, барои ҳолатҳои ғайриҷашмдошт, захираи умумӣ ва фоидаи тақсимнашуда, инчунин фоидаи солҳои гузашта баъди пардохти андоз аз фоида ва тасдиқи аудити беруна дохил мешавад. Зарари солҳои гузашта, соли ҷорӣ, қисми ғайрипулии сармояи оинномавӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ аз сармояи асосии соф тарҳ карда мешаванд.

10.Сармояи иловагӣ, қарзи субординари таҳассусёфта (на зиёда аз 50% сармояи асосии соф), захираҳои умумӣ (то 1.25% дороиҳои бо назардошти хавфи баркашидашуда), захираҳо барои азнавбаҳодиҳии сармояи ташкилшуда бо аъҷори хориҷӣ, фоидаи соли ҷорӣ дар ҳаҷми 50 фоиз ва фоидаи соли гузашта, ки аз рӯи он андоз аз фоида пурра пардохта нашудааст ва аудити беруна ҳоло онро тасдиқ накардааст, захираҳо барои азнавбаҳодиҳии, воситаҳои асосӣ, коғазҳои қиматнок ва дигар захираҳоро дар бар мегирад. Агар ҷамъи ҳамаи ин қисматҳо аз сармояи асосии соф зиёд бошад, он гоҳ сармояи умумӣ ба андозаи дукаратаи сармояи асосии соф баробар мебошад. Дар дигар ҳолатҳо, сармояи умумӣ ба ҷамъи сармояи асосии соф ва сармояи иловагӣ баробар аст.

11. Барои ҳисоб кардани сармояи танзимшаванда - ҳамагӣ, мо бояд аз сармояи умумӣ фарқиятҳои мусбат байни Фонди ҳисобшуда ва Фонди асли тарҳ намоем. Сармояи танзимшаванда - ҳамагӣ ин сурати каср дар ҳисобкунии кифоятии сармоя мебошад.

### **ҶАДВАЛИ 16.01. НИШОНДИҲАНДАҲОИ МОҲОНАИ МИЁНА**

1. Дар ин қисм бояд арзиши миёнаи як гурӯҳ дороиҳо ва уҳдадориҳо дар ҳар сатр нишон дода шавад. Дороиҳо ва уҳдадориҳо, ки дар ин ҷадвал нишон дода шудаанд, бояд дороиҳо ва уҳдадориҳо бошанд ки ташкилоти қарзӣ аз рӯи онҳо даромад ё хароҷот пардохт менамояд, нишон дода шавад.

**2. Арзиши миёна бояд аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда шавад:**

3. Ҷамъи бақияҳои ҳаррӯза (рӯзҳои корӣ) дар ҳар сатр/миқдори рӯзҳои корӣ дар моҳ.

### **ҶАДВАЛИ 17.01. МАЪЛУМОТИ ИЛОВАГӢ**

1. **Шумораи кормандон** – бояд миқдори кормандони ташкилоти қарзии исломӣ дар умум нишон дода шавад.

2. **Шумораи кормандони тахассусманд** – бояд миқдори кормандони тахассусманди ташкилоти қарзии исломӣ маълумоти олий дошта нишон дода шавад.

3. **Шумораи кормандоне, ки дар семинарҳо ширкат варзиданд** – бояд миқдори кормандоне, ки дар давоми соли ҳисоботи дар семинарҳо иштирок варзидаанд.

4. **Музди меҳнат ва дигар пардохтҳои иловагии кормандон** – дар ин сатр музди меҳнат, ҷубронпулӣ ва мукофотпулиҳои иловагӣ ба кормандон дар давоми соли ҳисоботи додашуда нишон дода шавад.

5. **Хароҷотҳо барои омӯзиши кормандон** – бояд маблағи ҳамаи хароҷотҳои барои омӯзиши кормандони ташкилоти қарзии исломӣ дар давоми соли ҳисоботи сарфшуда нишон дода шавад.

6. **Миқдори филиалҳо** – бояд миқдори филиалҳои ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

7. **Миқдори марказҳои хизматрасонии бонкӣ** – бояд миқдори марказҳои хизматрасонии бонкии ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.



8. **Миқдори нуқтаҳои хизматрасонии хазинавӣ** – бояд миқдори нуқтаҳои хизматрасонии хазинавии ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

9. **Миқдори воҳидҳои сайёр** – бояд миқдори воҳидҳои сайёри ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

10. **Миқдори дигар воҳидҳои сохторӣ** – бояд миқдори дигар воҳидҳои сохтори ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

11. **Миқдори банкоматҳо** – бояд миқдори банкоматҳои ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

12. **Миқдори POS терминалҳо** – бояд миқдори POS терминалҳои ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

13. **Миқдори терминалҳои худкори хизматрасон** – бояд миқдори терминалҳои худкори хизматрасонии ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

14. **Миқдори кортҳои бонкӣ** – бояд миқдори кортҳои бонкӣ ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

15. **Гардиши коғазҳои қиматнок ва сармоягузорӣ** – бояд маблағи гардиши ҳамаи даромаду хароҷоти коркарданашудаи коғазҳои қиматнок ва сармоягузорӣ дар давоми сол инъикос гардад.

16. **Гардиши амалиётҳо бо асъори хориҷӣ** – бояд маблағи гардиши ҳамаи даромаду хароҷоти коркарданашудаи амалиётҳо бо асъори хориҷӣ дар давоми сол инъикос гардад.

17. **Қарзҳои додашуда ва баргардонидашуда** – бояд маблағи қарзҳои додашуда ва баргардонидашудаи ташкилоти қарзии исломӣ дар давоми сол ба ғайр аз қарзҳои байнибонкӣ нишон дода шавад.

18. **Амонатҳои ҷалбшуда ва пардохтшуда** – бояд маблағи амонатҳои ҷалбшуда ва пардохтшудаи ташкилоти қарзии исломӣ дар давоми сол ба ғайр аз амонатҳои байнибонкӣ нишон дода шавад.

19. **Қарзҳои бо асъори хориҷӣ додашуда ба мизочони ҳечнашуда** – бояд бақияи маблағи қарзҳои додашудаи ҳечнашудаи ташкилоти қарзии исломӣ (қарзҳои бо асъори хориҷӣ додашуда ба мизочоне, ки даромадашон бо асъори хориҷӣ намебошад) аз рӯи гуруҳбандии қарзҳо ба ғайр аз қарзҳои байнибонкӣ нишон дода шавад.

20. **Гаравҳои гирифташуда барои бозфуруш зиёда аз 6 моҳ** – бояд бақияи маблағи ҳамаи гаравҳои гирифташудае, ки зиёда аз шаш моҳ дар тавозуни ташкилоти қарзии исломӣ нигоҳ дошта шудаанд, нишон дода шавад.

21. **Амонатҳои шахсони воқеӣ** – бояд бақияи маблағ ва миқдори амонатҳои ташкилоти қарзии исломӣ то 500 нишондиҳанда бо пули милли ва то 350 нишондиҳанда бо асъори хориҷӣ барои ҳисобҳо, нишон дода шавад.

22. **Амонатҳои калонтарин** – бояд бақияи маблағи амонатҳои калонтарини ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

23. **Амонатҳои шахсони алоқаманд (вобаста)** – бояд бақияи маблағи амонатҳои шахсони вобастаи (алоқаманд) ташкилоти қарзии исломӣ нишон дода шавад.

24. **Гаравҳои мондашуда аз рӯи қарзҳо** – бояд бақияи маблағи ҳамаи гаравҳои гирифташуда дар ҳисобҳои ғайритавозунӣ аз рӯи гурӯҳбандии қарзҳо ба ғайр аз қарзҳои байнибонкӣ нишон дода шавад.

25. **Хати қарзҳои қабулшудаи истифоданашуда** – бояд бақияи маблағи ҳамаи хатҳои қарзии қабулшудаи истифоданашудаи аз дигар ташкилотҳо нишон дода шавад.

26. **Маблағҳои интиқоли** – бояд ҳамаи маблағи воридоти ва содироти интиқоли дар давоми сол ҷамъшуда инъикос гардад.

27. **Шумораи ҳисобҳо** – бояд шумораи ҳамаи ҳисобҳои амонатӣ ва қарзии ташкилоти қарзии исломӣ ба ғайр аз мизҷони байнибонкӣ нишон дода шавад.

## **ҶАДВАЛИ 18.01. ТАҚСИМОТИ ФОИДАИ СОҶ**

1. **Фоидаи соғ** – фоидае, ки баъди пардохти андозҳо ва баъди тафтиши аудитори берунӣ ба маҷлиси солонаи саҳмдорон пешниҳод карда мешавад.

2. **Суди саҳмия** – маблағе, ки дар маҷлиси саҳмдорон эълон шудааст, дар бар мегирад.

3. **Фоидаи баъди суди саҳмияҳо** – фоидаеро, ки баъди пардохти суди саҳмияҳо ба саҳмдорон боқӣ мемонад, дар бар мегирад.

4. **Захира барои амалиётҳои ояндаи бонкӣ** – қисми даромадҳои тақсимнашудаи ба зиёд кардани захираҳо барои фаъолиятҳои бонкӣ равонашударо дар бар мегирад.

5. **Захира барои суғурта** – қисми даромадҳои тақсимнашудаи ба зиёд кардани захираҳо барои суғурта равонашударо дар бар мегирад.

6. **Захира барои ҳолатҳои ғайриҷашмдошт** – қисми даромадҳои тақсимнашудаи ба зиёд кардани захираҳо барои ҳолатҳои ғайриҷашмдошт равонашударо дар бар мегирад.

7. **Захираи умумӣ аз Ғоида** – қисми даромадҳои тақсимнашудаи барои зиёд кардани захираҳои умумӣ равонашударо дар бар мегирад.

8. **Дигар захираҳо** – қисми даромадҳои тақсимнашудаи барои мақсади дигар равонашударо, ки ба ҳисоби зиёдшавии сармояи дар боло қайдшуда дохил намешавад, дар бар мегирад.

9. **Ғоидаи тақсимнашуда** – бақияи ғоидаро баъди тақсими суди саҳмияҳо ва захираҳо дар бар мегирад.

### **ҶАДВАЛИ 19.01. МАВҚЕИ АСЪОРИ ХОРИҶӢ**

1. Мавқеи кушодаи асъор бояд барои ҳар як асъоре, ки дар ташкилоти қарзии исломӣ мавҷуд аст, нишон дода шавад.

2. Дар сутуни 1 ҳисоботи тавозунии мавқеи дарози асъорӣ нишон дода мешавад. Он бо роҳи аз ҳамаи дороиҳо бо як асъор тарҳ намудани ҳамаи уҳдадориҳо бо ҳамон асъор ҳисоб карда мешавад. Мавқеи дароз ҳангоми мусбат будан ба амал меояд.

3. Дар сутуни 2 ҳисоботи тавозунии мавқеи кӯтоҳи асъорӣ нишон дода мешавад. Он бо роҳи аз дороиҳо бо як асъор тарҳ намудани ҳамаи уҳдадориҳо бо ҳамон асъор ҳисоб карда мешавад. Мавқеи кӯтоҳ ҳангоми манфӣ будани натиҷа ба амал меояд.

4. Дар сутуни 3 ҳисоботи ғайритавозунии мавқеи дарози асъорӣ нишон дода мешавад. Он бо роҳи аз ҳамаи уҳдадориҳои харид бо як асъор тарҳ намудани ҳамаи уҳдадориҳои фурӯш бо ҳамон асъор ҳисоб карда мешавад. Мавқеи дароз ҳангоми мусбат будани натиҷа ба амал меояд.

5. Дар сутуни 4 ҳисоботи ғайритавозунии мавқеи кӯтоҳи асъорӣ нишон дода мешавад. Он бо роҳи аз ҳамаи уҳдадориҳои харид бо як асъор тарҳ намудани ҳамаи уҳдадориҳои фурӯш бо ҳамон асъор ҳисоб карда мешавад. Мавқеи кӯтоҳ ҳангоми манфӣ будани натиҷа ба амал меояд.

6. Дар сутуни 5 ҳисоботи савдои мавқеи дарози асъорӣ нишон дода мешавад. Он бо роҳи аз ҳамаи дороиҳои барои савдо бо як асъор тарҳ намудани ҳамаи уҳдадориҳо барои савдо бо ҳамон асъор ҳисоб карда мешавад. Мавқеи дароз ҳангоми мусбат будани натиҷа ба амал меояд.

7.Дар сутуни 6 ҳисоботи савдоии мавқеи кӯтоҳи асъорӣ нишон дода мешавад. Он бо роҳи тарҳ намудани ҳамаи дороиҳо барои савдо бо як асъор аз ҳамаи уҳдадориҳо барои савдо бо ҳамон асъор ҳисоб карда мешавад. Мавқеи кӯтоҳ хангоми манфӣ будани натиҷа ба амал меояд.

8.Дар сутуни 7 ҳисобҳои сохторӣ мавқеи дарози асъорӣ ба ғайр аз ҳисоботи тавозунии савдо оид ба мавқеи дарози асъорӣ нишон дода мешавад. Он бо роҳи аз ҳамаи дороиҳо барои савдо бо як асъор тарҳ намудани уҳдадориҳо барои савдо бо ҳамон асъор ҳисоб карда мешавад. Мавқеи дароз хангоми мусбат будани натиҷа ба амал меояд.

9.Дар сутуни 8 ҳисобҳои сохторӣ мавқеи кӯтоҳи асъорӣ, ба ғайр аз ҳисоботи тавозунии савдо оид ба мавқеи дарози асъорӣ нишон дода мешавад. Он бо роҳи аз ҳамаи дороиҳо барои савдо бо як асъор тарҳ намудани уҳдадориҳо барои савдо бо ҳамон асъор ҳисоб карда мешавад. Мавқеи кӯтоҳ хангоми манфӣ будани натиҷа ба амал меояд.

### **ҶАДВАЛИ 20.01. ВА 20.02. ҚАРЗҲОИ ИСТЕЪМОЛӢ ВА ХУРД БО ПУЛИ МИЛӢ ВА АСЪОРИ ХОРИҶӢ**

1.Дар ҷадвали 20.01. ва 20.02. бояд маълумот дар бораи қарзҳои истеъмоли ва хурди ташкилоти қарзии исломӣ (**то 500 000 сомони дар назар дошта мешавад**) аз рӯи хавф ва маблағи фондҳо бо пули милли ва асъори хориҷӣ (ҳамарзиш бо сомони мувофиқи қурби муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон) нишон дода мешавад.

2.Сутуни 1 “Сатрҳо” – навъҳои қарзҳои истеъмоли ва хурдро дар бар мегирад.

3.Тартиби пур кардани дигар сутунҳо мувофиқи **Ҷадвали 06.01. ва 06.02.** пур карда мешавад.

### **ҶАДВАЛИ 21.01. МАБЛАҒГУЗОРИҲО, ҚАРЗҲО ВА ҶОӢГИРКУНИҲО БА ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗӢ**

1.Сутуни 1 “Номгӯ” – бояд номгӯи ташкилоти қарзии молиявие, ки дар назди ташкилоти қарзии исломӣ уҳдадориҳои байнибонкӣ дорад, нишон дода шавад.

2.Сутуни 2 “Гурӯҳ” – агар алоқамандӣ байни бонк ва қарздорони байнибонкӣ вучуд дошта бошад, онро нишон додан лозим аст. Чунин рамзҳо бояд истифода шаванд:

- бонк ё ташкилоте, ки ба бонк алоқаманд намебошад - А;
- ташкилоти қарзие, ки бонки асосӣ ҳисобида мешавад - Б;
- ташкилоти қарзие, ки бонки фаръӣ ҳисобида мешавад - В;

- бонк ё ташкилоте, ки ба бонк алоқаманд мебошад - Г.

**3.Сутуни 3 “Санаи шартномаи қарзӣ ё санаи тамдид”** – Санаи шартномаи қарзӣ ё санаи тамдиди он ва агар шартнома тамдид шуда бошад, санаи охирини тамдид нишон дода мешавад.

**4.Сутуни 4 “Намуди маҳсулот”** – рақами мувофиқ ба навъҳои ҷойгиркуниҳо бояд нишон дода шавад. Инчунин онҳо новобаста аз ҳаҷми маблағи додашуда интихоб гарданд. Чунин рамзҳо бояд истифода шаванд:

1. қарзи байнибонкӣ;
2. ҷойгиркунии байнибонкӣ;

5.Тартиби пур кардани сутунҳои боқимонда дар дастури **Ҷадвали 08.01. «Қарздорони калон»** оварда шудааст.

### **ҶАДВАЛИ 21.02. ҶОЙГИРКУНИҲОИ ҶАЛБШУДАИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗӢ**

**1.Сутуни 1 “Номгӯ”** – бояд номгӯи ташкилоти қарзии молиявӣ, ки ташкилоти қарзии исломӣ дар назди вай уҳдадорихои байнибонкӣ дорад, нишон дода шавад.

2.Тартиби пур кардани сутунҳои боқимонда дар дастури **Ҷадвали 08.01. «Қарздорони калон»** оварда шудааст.

### **ҶАДВАЛИ 22.01. ҲАРАКАТИ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ҒАЙРИФАЪОЛ ВА ФОНД АЗ РӢИ ОНҲО**

**1.Бақия дар аввали давра** – дар ин сатр бояд бақияи маблағи қарзҳои ғайрифаволи ташкилоти қарзии молиявӣ дар аввали давра интихоб ёбад.

**2.Пардохташуда/барқароршуда** – дар ин сатр бояд маблағи қарзҳои ғайрифаволи пардохташуда ва барқароршудаи дар соли ҷорӣ интихоб ёбад.

**3.Ба гурӯҳи қарзҳои фавол гузаронидашуда** – дар ин сатр бояд маблағи қарзҳои ғайрифаволе, ки аз нав дида баромадани шартҳои шартномаи (созишномаи, аҳдҳои) қарзии муштарӣ аз ҷониби ташкилоти қарзии молиявӣ интихоб ёбад.

**4.Хориҷшуда** – дар ин сатр бояд маблағи қарзҳои ғайрифаволи аз тавозуни ташкилоти қарзии молиявӣ хориҷшуда интихоб ёбад.

**5.Дигар** – дар ин сатр бояд маблағи дигар сатрҳои қарзҳои ғайрифаволи ташкилоти қарзии молиявӣ интихоб ёбад.

6. **Додани қарзҳои иловагӣ ба қарзгирони муаммодор** – дар ин сатр бояд бақияи маблағи аз ҷониби ташкилоти қарзии молиявӣ додашуда ба қарзгирони муаммодор дар ин давра инъикос ёбад.

7. **Қарзи ғайрифайёол шудани қарзи файёол** – дар ин сатр бояд бақияи маблағи қарзе, ки маблағи асосӣ ва (ё) фойзҳои он тибқи талаботҳои шартнома пардохт карда намешавад ва ба яке аз гурӯҳҳои қарзҳои ғайриқолабӣ, шубҳанок ва беэътимод дохил мешавад, инъикос ёбад.

8. **Дигар** – дар ин сатр бояд маблағи дигар сатрҳои қарзҳои ғайрифайёоли ташкилоти қарзии молиявӣ инъикос ёбад.

9. **Бақия дар аввали давра** – дар ин сатр бояд бақияи маблағи фонди махсус аз рӯи қарзҳои ғайрифайёоли ташкилоти қарзии молиявӣ дар аввали давра инъикос ёбад.

10. **Пардохташуда/барқароршуда** – дар ин сатр бояд маблағи фонди қарзӣ ғайрифайёоли пардохташудаи барқароршуда дар давоми соли ҷорӣ инъикос ёбад.

11. **Ба гурӯҳи қарзҳои файёол гузаронидашуда** – дар ин сатр бояд маблағи фонди қарзӣ ғайрифайёоле, ки аз нав дида баромадани шартҳои шартномаи (созишномаи, аҳдҳои) қарзии муштарӣ аз ҷониби ташкилоти қарзии молиявӣ инъикос ёбад.

12. **Хориҷшуда** – дар ин сатр бояд маблағи фонди қарзӣ ғайрифайёоли аз тавозуни ташкилоти қарзии молиявӣ хориҷшуда инъикос ёбад.

13. **Дигар** – дар ин сатр бояд маблағи дигар сатрҳои ҳаракати фонди қарзӣ ғайрифайёоли ташкилоти қарзии молиявӣ инъикос ёбад.

14. **Додани қарзҳои иловагӣ ба қарзгирони муаммодор** – дар ин сатр бояд бақияи маблағи фонди махсус аз рӯи қарзҳои ғайрифайёол аз ҷониби ташкилоти қарзии молиявӣ додашуда ба қарзгирони муаммодор дар ин давра инъикос ёбад.

15. **Қарзи ғайрифайёол шудани қарзи файёол** – дар ин сатр бояд бақияи маблағи фонде, ки маблағи асосӣ ва (ё) фойзҳои он тибқи талаботҳои шартнома пардохт карда намешавад ва ба яке аз гурӯҳҳои қарзҳои ғайриқолабӣ, шубҳанок ва беэътимод дохил мешавад, инъикос ёбад.

16. **Ба гурӯҳи хавфи баландтар гузаронидани қарз** – дар ин сатр бояд бақияи маблағи фонде, ки маблағи қарзи асосии он ба дигар гурӯҳи хавфи балантар гузаронидашудааст инъикос ёбад.

17. **Камшавии арзиши таъминот** – дар ин сатр бояд бақияи маблағи фонде, ки маблағи арзиши таъминокии он камшудааст инъикос ёбад.

18. **Дигар** – дар ин сатр бояд маблағи дигар сатрҳои ҳаракати фонди қарзӣ ғайрифаволи ташкилоти қарзии молиявӣ инъикос ёбад.

### **ҶАДВАЛИ 23.01. 100 ҚАРЗҲОИ КАЛОНТАРИНИ ҒАЙРИФАВОЛ**

1. **Сутуни 1 “Номгӯи қарзгир”** – номи қарздоре, ки аз ташкилоти қарзии исломӣ қарзи калон гирифтааст, бояд нишон дода шавад.

2. **Сутуни 2 “Бахши иқтисодиёт”** – номи бахши соҳаҳои иқтисодиётро нишон додан лозим аст. (мисол: саноат, кишоварзӣ, нақлиёт ва ғайра).

3. **Сутуни 3 “Санаи додани қарз”** – санаи шартномаи қарзӣ санаи якумин шартномаи қарзӣ нишон дода мешавад.

4. **Сутуни 4 “Санаи таснифот”** – санаи шартномаи тамдиди қарз нишон дода мешавад.

5. **Сутуни 5 “Рӯзҳои батаъхирафтада”** – рӯзҳои батаъхирафтадаи қарз бояд нишон дода шавад.

6. **Сутуни 6 “Гуруҳи таснифот”** – бояд ҳисобот оид ба гуруҳи хавф вобаста аз таснифи қарз нишон дода шавад. (мисол: қолабӣ, зери назорат, ғайриқолабӣ, шубҳанок ва беъътимод).

7. **Сутуни 7 “Рамзи асёр”** – бояд рамзи асёр нишон дода шавад. (мисол: 840, 972 ва ғайра).

8. **Сутуни 8 “Бақияи тавозун”** – бояд маблағи умумии бақияи тавозун (арзиши тавозунии қарз) нишон дода шавад.

9. **Сутуни 9 “Фонди ташкилшуда”** – бояд маблағи фонди ташкилшуда дар асл додашуда нишон дода шавад.

10. **Сутуни 10 “Шакли таъминоқ”** – бояд манбаи асосии таъминоқии қарз нишон дода шавад. Чунин рамзҳо бояд истифода шаванд:

1. бетаъмин;
2. амволи ғайриманқул (бино);
3. нақд (амонатҳои басташуда);
4. автомобил;
5. коғазҳои қиматнок;
6. кафолат аз ҷониби шахси сеюм;
7. дигар.

11.Сутуни 11 “Арзиши таъминок” – бояд арзиши аслии таъминот барои ҳар як қарз нишон дода шавад.

12.Сутуни 12 “Маблағи қарзи барқароршуда” – бояд маблағи қарзӣ барқароршуда нишон дода шавад.

13.Сутуни 13 “Санаи гузашти қарзи” – бояд санаи гузаштани қарз нишон дода шавад.

### **ҶАДВАЛИ 23.02. 50 ҚАРЗҶОИ КАЛОНТАРИН ҒАЙРИҒАЪОЛИ ШАХСОНИ АЛОҚАМАНД**

1.Сутуни 1 “Номгӯи шахсони алоқаманд” – бояд номгӯи расмии ташкилоти алоқаманд мувофиқи қайди давлатӣ ва шахсони воқеии вобаста нишон дода шавад.

2.Тартиби пур кардани сутунҳои боқимонда дар дастури **Ҷадвали 23.01. “100 Қарзҳои калонтарини ғайриғаъол”** оварда шудааст.

### **ҶАДВАЛИ 23.03. 50 ҚАРЗҶОИ КАЛОНТАРИНИ ҒАЙРИҒАЪОЛИ НАВ (дар давоми як сол ғайриғаъолшуда)**

1.Сутуни 1 “Номгӯи қарзгир” – бояд номгӯи расмии ташкилот мувофиқи қайди давлатӣ ва шахсони воқеи нишон дода шавад.

2.Тартиби пур кардани сутунҳои боқимонда дар дастури **Ҷадвали 23.01. “100 Қарзҳои калонтарини ғайриғаъол”** оварда шудааст.

### **ҶАДВАЛИ 24.01. БАҚИЯИ ГАРАВҶОИ БА ТАВОЗУН ГИРИҒТАШУДА**

1.Сутуни 1 “Сатрҳо” – гаравҳои ба тавозун гирифташуда аз рӯи қарзҳои ғайриқолабиро дар бар мегиранд, нишон медиҳад.

2.Сутуни 2 “Ҷамагӣ” – маблағи умумии арзиши гаравҳои ба тавозуни бонк гирифташуда, инъикос мегардад.

3.Сутуни 3 “Ғайриқолабӣ” – бақияи маблағи гаравҳои ба тавозуни бонк аз рӯи муҳлатҳо ҷойгиршудаи қарзҳои ғайриқолабӣ бояд нишон дода шавад.

4.Сутуни 4 “Шубҳанок” – бақияи маблағи гаравҳои ба тавозуни бонк аз рӯи муҳлатҳо ҷойгиршудаи қарзҳои шубҳанок бояд нишон дода шавад.

5.Сутуни 5 “Беъътимод” – бақияи маблағи гаравҳои ба тавозуни бонк аз рӯи муҳлатҳо ҷойгиршудаи қарзҳои беъътимод бояд нишон дода шавад.

6.Сутуни 6 “Арзиши воқеӣ” – бақияи маблағи арзиши воқеии қарз аз арзиши тавозунии бонк зиёд набошад бояд нишон дода шавад.



7.Сутуни 7 “Фонди махсус” – бақияи маблағи фонди махсус аз рӯи қарзҳои ғайрифайзоле, ки дар гаравҳои ба тавозун гирифтаи бонк ҷойгиршудаанд, бояд нишон дода шавад.

#### **ҶАДВАЛИ 25.01. ҲАРАКАТИ ГАРАВҲОИ БА ТАВОЗУН ГИРИФТАШУДА**

1.Бақия дар аввали давра – дар ин сатр бояд бақияи маблағи гаравҳои ташкилоти қарзии исломӣ дар аввали давра инъикос ёбад.

2.Гаравҳои фурухташуда – дар ин сатр бояд бақияи маблағи гаравҳои фурухташуда дар давоми соли ҷорӣ инъикос ёбад.

3.Гаравҳои пурра хориҷшуда – дар ин сатр бояд бақияи маблағи гаравҳои хориҷшуда дар давоми соли ҷорӣ инъикос ёбад.

4.Хориҷкунии қисми арзиши воқеии гаравҳо – дар ин сатр бояд бақияи маблағи қисми арзиши гаравҳо инъикос ёбад.

5.Дигар – дар ин сатр бояд бақияи маблағи дигар амалиётҳо бо гаравҳои дар тавозун гирифташуда инъикос ёбад.

6.Гаравҳо ба тавозун гирифташуда – дар ин сатр бояд бақияи маблағи гаравҳои гирифташуда дар давоми соли ҷорӣ инъикос ёбад.

7.Дигар – дар ин сатр бояд бақияи маблағи дигар амалиётҳо бо гаравҳои дар тавозун гирифташуда инъикос ёбад.